


# АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj Нашрияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ\*  
www.kgu.tj №10 (292) 8-уми июни соли 2019, шанбе (оғози нашр: соли 1994)

## УМРИ БОБАРАКАТИ ОЛИМ



Ҳар касеро бахри коре соҳтанд,  
Мехри онро дар дилаш андохтанд.

Дар чомеа ашхоси касбу кори гунонро воҳӯрдан мумкин аст, ки ҳама нерӯй хешро, тамоми ҳастияшонро ба касби ба зимадоштаашон бахшида, дар байни ҳалқ обрӯманд гардидаанд. Онҳо муҳаббати худро бевосита ба касби хешнисор намуда, дар адои вазифа ва барои пок нигоҳ доштани сармояи умр бевосита кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд.

Яке аз чунин шахсони соҳибзавқу мӯътабар, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, Ҳодими шоистаи маорифи Тоҷикистон Ислом Гуломов мебошанд, ки

зиёда аз 55 соли ҳёти хешро дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ барои таълиму тарбияи омӯзгорони оянда ва тарбияи олимони ҷавон сарф намуда, то имрӯз ҳам ин пешаро дар худ касб менамояд ва дар байни аҳли маорифу илми ҷумҳурӣ сазовори номи нек ва обрӯи баланд гардидааст.

Устод Ислом Гуломов 9-уми майи соли 1939 дар мавзеи хушбоду ҳавои деҳаи Дараи ноҳияи Балҷувон дар оилаи омӯзгор ба дунё омада, аз соли 1946 то 1953 дар мактаби миёнаи ба номи Н.К.Крупскайи чамоати Саталмуш таҳсил менамо-

яд ва байди хатми мактаб ба омӯзишгоҳи фарҳангии ҷумҳuriyati доҳил шуда, онро соли 1956 бо баҳои аъло хатм мекунад. Баъд чанд муддат дар мактаби миёнаи нопурраи ба номи А.Лоҳутии ноҳияи Совет (ҳозира ба номи Темурмалик) ба ҳайси омӯзгори фанни забон ва адабиёт фаъолият намудааст.

Соли 1958 ў ба факултaiи физика ва математикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Т.Г.Щевченко (ҳозира ба номи устод Садриддин Айнӣ) доҳил шуда, ҳамчун гирандаи идрорпulии Ленини онро соли 1963 бо дипломи аъло хатм кардааст.

Байди итноми ин мактаби оли ў ба ҳайси омӯзгори фанни математика ба мактаб-интернати "Шаҳринав"-и ноҳияи Ҳисор ба кор омада, дар ин муассисаи таълими як сол фаъолият мекунад.

Моҳи июни соли 1964 ба воситаи конкурс ба Донишкадai давлатии педагогии Кӯлоб ба сифати устоди кафедраи математика ба кор даъват карда мешавад. Соли 1965 ў ба вазифaи муаллими қалони кафедра интихob мегардад.

Байди хатми аспирантура (солҳои 1968-1971 дар кафедраи методикии таълими математикаи Донишкадai давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Т.Г.Шевченко) ба Донишкадai педагогии Кӯлоб бармегардад. Соли 1972 дар мавзӯи "Ташкили машгулиятиҳои индивидуалӣ-мустақилонаи донишҷӯён ҳамчун омили баланд бардоштани тайёрии қасбии онҳо" рисолаи номзадӣ дифоъ намуда, соҳиби унвони пуршарафи номзади илмҳои педагогӣ мегардад. Ин боиси фахри устодон ва шогирдон буд, ки дуввумин шахси унвондор дар донишкадa ба кори таълиму тадрис пардохт. Ҳаминро қайд менамоим, ки кори татқиқотии устодро яке аз олимони машҳури Шуравӣ, доктори илмҳои психология, ҳодими қалони илмии донишкадai татқиқотии илмҳои педагогӣ ва психологии умумииттифоқии шаҳри маскав, профессор Л.М.Фридман роҳбарӣ намуда буданд. Он кас барои инкишофи соҳаи илми дар Тоҷикистон, маҳсусан барои донишгоҳҳои омӯзгорӣ хизматҳои босазое гузаштаанд.


Идомааш дар саҳ. 2

НИГАРИШЕ БА ШЕҶРИ  
САИДЧОН ҲАКИМЗОДА




С. 5

ҶАҲОНБИӢ ВА АНДЕШАҲОИ  
ҲАҚИМОНАИ АЛИИ  
ҲАМАДОНӢ



С. 10

РАВАНД ВА ОМИЛХОИ  
ЗУҶУРИ РАВОНИВУ МУСИҚИ  
ДАР ЗАБОНИ ТО҆ЦИКӢ



С. 6

УСТОДЕ БУД ФАМХОРИ  
ҲАМАГОН




С. 11

АНДЕШАҲО ДАР БОРАИ  
ИСЛОМ ГУЛОМОВ



С. 8

ПАНҶ МАСАЛИ ЖАН  
ДЕ ЛАФОНТЕН



С. 3

РАВОНИШНОСИРО  
ОМӮЗЕД!



С. 14

# 80 СОЛ: УМРИ БОБАРАКАТ

Баъди ҳимояи рисолаи номзадӣ, олими ҷавон Ислом Гуломов дар вазифаҳои гуногуни донишкада фаъолият намуда, ҳудашонро ҳамчун шахси ўҳдабаро, пурмасъулият, бовиҷону дилсӯзи ҷавонон, донандай хуби касби омӯзгорӣ нишон дод.

Аз соли 1972 то соли 1973 ба ҳайсаи декани факултаи физикаю математика, аз соли 1973 то соли 1976 мудири кафедраи алгебра, назарияи ададҳо ва методикии таълими математика, аз соли 1976 то соли 1981 декани факултаи математика адои вазифа намондааст. Ҳангоми дар ин вазифаҳо фаъолият намуданаш ба инкишофи нерӯи илмии дошишкада хизматҳои қалон кардааст. Дар ин давра устод, барои бо корҳои илмӣ-татқиқотӣ машгул шудани қормандони факулта, пайвастани алоқаҳои илмӣ бо марказҳои бонуфузӣ илмӣ даъвати олимони намоёни ин марказҳо (профессор Л.М.Фридман аз Ҷенове, профессор Л.А.Янушкаускас аз Новосибирск, дотсент М.М.Лисохин аз Санкт-Петербург, академик С.Одинаев ва профессор Қ.У.Осимиӣ аз Ҷенове, профессор П.П.Забрейко аз Минск ва дигарҳо), ба омӯзиш ва таҳқиқи илмии устодони факулта (Табаров А.Ҳ., Истроилов С., Ниматов А., шодравон Ҷалилов Д., шодравон Исматуллоев А., Қаҳимудов Т., Ҷозиев В.П., шодравон Ҳамидов М., Валиев С., шодравон О.Ҷураев, Расулов Н., шодравон Салимов Қ., шодравон Сайдов Қ., Шукров Ҳ., Шамсуддинов Ф., Пирназаров А., Шарипов Н., Тагайназаров С., Абдураҳимов А., Абдулазизов А., Зарипов Э.Ш., Зарипов С. ва дигарон) саҳми босазо гузоштааст. Бо дастгирии бевоситаи устод, имрӯз ҳама онҳо ба номи пуршарафи олимӣ мушарраф гаштаанд.

Устод Ислом Гуломов аз соли 1981 то соли 1984 дотсент ва аз соли 1984 то соли 1990 мудири кафедраи методикии таълими математика, аз соли 1991 то соли 1997 дотсент ва баъд профессори кафедраи методикии таълими математика шуда, иҷрои вазифа намудаанд. Дар тӯли ин солҳо, бо роҳбарии ў дар кафедра даҳҳо дастуру васоити методӣ рӯи чоп омадаанд.

У солҳои 1997 то 2001 ноиби ректор оид ба илм шуда адои вазифа намудааст. Дар ин давра, бо ташаббуси бевоситаи ў дар донишгоҳ якчанд конференсияҳои байнамиллалӣ ва ҷумҳурияй гузаронида шуд, ки яке аз онҳо ба 1100-солагии давлати Сомониён ва дигаре ба 680-солагии Мир Саид Алии Ҳамадонӣ баҳшида шуда буданд.

Ислом Гуломов, аз соли 2001 то 2008 профессор ва баъдан профессор-мушоҷири кафедраи алгебра, геометрия ва информатика, аз соли 2010 то соли 2012 мудири кафедраи алгебра ва геометрияи донишгоҳ буд.

Моҳи декабри соли 2012, баъди ҳимояи рисолаи докторӣ дар Шӯрои дифои рисолаҳои доктории Донишгоҳи давлатии Қўргонтеппа ба номи Носирӣ Ҳусрав дар мавзӯи «Тарбия ва тайёр намудани муаллимони математика дар макtabҳои олии Тоҷикистон дар шароити имрӯза» ба унвони баланди доктори илмҳои педагогӣ сарфароз гардид.

Аз моҳи мартаи соли 2013 то инҷониб вазифаи профессор, мушоҷири кафедраи математикаи олии Донишгоҳи давлатии Қўргонтеппа ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакиро ба ўҳда дорад. Мувафақиятҳои илмии кафедра бо номи ин шахси мӯътабар зич алоқаманд мебошад.

Устод Ислом Гуломов, дар давоми беш аз 50 соли фаъолияти илмӣ-педагогии хеш дар Донишгоҳи давлатии Қўргонтеппа дар конфронсу машваратҳои зиёди илмии байнамиллалӣ (Ҷумҳурии Белорус-шахри Могилёв, Ҷумҳурии Ӯзбекистон-шахри Андиҷон, Федератсияи Россия-шахри Москва, Ҷумҳурии Озорбайҷон-шахри Боку ва дигарҳо) ширкат варазда, оид ба мушкилоти методикии таълими математика ва таърихи математика шарафӣ ва нуғузи донишгоҳро баланд бардоштад.

Профессор Ислом Гуломов дар баробари омӯзгори мушфии, тарбиятгари нотакор буданаш, олим ва эҷодкори сермаҳсул буда, муаллифи даҳҳо асарҳои илмӣ ва садҳо мақолаҳои илмӣ-методӣ мебошанд. Бо саъю талоши ў чандин китобҳо ба табъ расидаанд, ки онҳо бевосита дар таълиму тарбияи ҷавонон маҷбӯри ғаронарзӣ даранд.

«Масъалаҳои мунтаҳаби ҳисоббарорӣ» (бо ҳаммуалифии профессорон Қ.У.Осимов ва Л.М.Фридман) ва «Ҳалими масъалаҳои мантиқӣ» (Душанбе-1970), «Математикаро ҷӣ тавр бояд омӯҳт?» (Қўлоб-1974), «Назария ва амалияи ҳисоббарорӣ» (Душанбе: Ирфон, 1975) (бо ҳаммуалифии Қ.У.Осимов ва Л.М.Фридман), «Практикуми ҳалли масъалаҳои алгебра» (бо ҳаммуалифии дотсентон Қаҳимудов Т. ва Ҷозиев В.П.), «Алгебра ва ибтидои анализ» (Душанбе: ОПЕК, 2005)- китоби дарсӣ барои синфи 10 (бо ҳамкории профессор Ақбаров Р., дотсентон Изатуллоев К., Қаҳимудов Т. ва муаллими қалон Ҳалимов Ф. (шодравон), «Очерки муҳтасари қашфиётни методи муҳқимаронӣ аз пбап+1» (Душанбе: Маориф, 1989), «Саргузаштҳои математики» (Қўлоб-1992), «Қашоғони математиками замони Сомониён» (Қўлоб-1998), «Таъриҳи метodologiyasi matematiki» (Душанбе: Маориф, 1999), «Тарбия ва тайёр намудани муаллимони математика дар макtabҳои олии омӯзгории Тоҷикистон дар шароити имрӯza» (Қурғонтеппа-2009) аз зумраи kitobҳo мебошанд, ки бевosita tarqibari balandni taъlimmu tarebияi ҷavonon va narsi navras dard zaminai imkoni daқiqi mебошанд.

Дар тадқиқи баъзе мушкилоти алгебравӣ низ устод ба дастовардҳои намоён нонил шудаанд. Az ibtidoi solxoi 2000-um ofoz namuda, professor Islom Gulomov bo prinsep va metodi maxsusyi muayyanardaаш formulaҳo summa қatorҳo dararzaii adadҳo naturaliro baroib n=1,2,3,...,16 maъlum namudaast va bo in metod shogirdon ӯ natichaҳo ziyed ҳamxosil karandaand.

Ҳамаиназаров А. (узви вобастаи АИ ҔТ, ректори донишгоҳ), дотсентон Қаҳимудов Т., Истроилов С., Пирназаров А., Ҳидиров Ҳ., Расулов Н., Абдулазизов А., Ҷагайназаров С., Раҳмонов Ҳ., Собиров Ҕ., Самариддинова З., Шарипов Н., муаллимони қалон Шарипов Ш., Ҷӯров Н., Валиев С. ва дигар нафарон мебошанд, ки az давраи donishchӯi то ин дам бевosita sabakomӯzi maktabi ustod Islom Gulomov mебoшанд.

Ҳизматҳои шоистаи устод Ислом

Гуломов бо як қатор iftixornomaҳo ва mukoftou ҷoizaҳo az taraфи давlat қadrdoni shudaand. Ӯ soli 1955 va soli 1959 bo iftixornomaҳo Faҳriи Prezidumi Olii RCC Toҷikiston, solxoi 1973, 1976, 1978 bo nishoni «Goliби muhibiqi sotsialist» va soli 1986 bo medali «Sobiқadori mehnat» mukoftoniда шудааст. Ҳамчунон, ба ў unvoni fahrii «Aъlochii maorifi Toҷikiston» (1977), Kormandi shoistai Ҷumҳurii Toҷikiston (1995) va Olimi soli viloyati Xatlon (2012) mушарraf шудааст.

Бешубҳа, метавон гуфт, ки устод Ислом Гуломов ҳамчун омӯзгори асил ва устоди дӯстдорандай касби худ буда, таъомi ҳastan xudro ба kashbi dӯstdoštashom-e omӯzgori bakhshidaast.

Ў бо shogirdon chӣ dar dars, chӣ berun az dars tarze munosibat mekunad, ki az guftaҳo shogirdon ya ҷaҳon gizozi mānnavi мебарand. Dar koriya jekoy bo ustod Islom Gulomov ҳamimro darskar dan mumin ast, ki ustod benvosita baroib oynada shogirdon dar choda omӯzgori va peshrafti chomea dilaš mēsūzad.

Дар munosibat bo ustod Gulomov Isloм ҳamimro эҳсos namudem, ki ustod benvosita baroib oynada shogirdon va oynada chomea fahmohor zoҳir mekunad. Ustod dars sӯχbat bo shogirdon va aҳli chomea hudo на ҳamchun olim, professor, balki ҳamchun ja шахsi oddӣ, muallim va tarbiytagh mumarifӣ mekunad.

Ў dar kashbi omӯzgori shaynu sharafero darfeta mebinad, ki nazirash dar

digar choda dida nameshawad. Ustod Gulomov Islom az on mebolad, ki sazovori nomi pursharafi muallim garidaast. Dar barobari on, ki dar baini ҳama marдум sazovori obrӯv eъtiyor ast, inchunin eъtiyori ҳama guna shaxsияtaro dar maddi avval meguzorad. Ҳeç goҳ xudro az kase baland napindostta, ҳamchun ja shahsi hokkor maҳbubi ҳama dӯstonu shogirdon, ҳamkasbon va aҳli baird garidaast.

Ҳama hislatu raftori ustod Islom Gulomov shohbaitero memonad, ki shoir megyad.

**Agar shӯҳrat malab dorӣ, рафиқи беди маҷnun boш!**  
**Ki ў ҳарчанд боло meravad, car bar zamin dorad.**

Boқean ҳam, chunin hislati naqibro dar simovu dar guftori ustod Gulomov Islom moshoxida meku nem, ammo gufta metavonem, ki ustod shӯҳrattalab nabudan, balki shӯҳratu obrӯi ustod ҳama az hokkorivu az mehnati pайвастaаш baroib halqo millat ba ў myassar shudast.

Ustod Islom Gulomov benvosita roxnamo asisstanton omyzgoron va olimoni ҷavon bud, dar faъoliyatni kashboshon ba onҳo ёri ҳamachoniba merasond. Daҳҳo kitob va maқolaҳo ilmӣ-metodii donishchӯi olimon dar zeri taҳriри ustod az nashr baramdaand. Imrӯz ў xudro dar halqo shogirdon, ki ҳamroҳash faъoliyat meku nad, sarbaland va xushbaxt mehisorbad.

As chumla, Tabarov A. (uzvi vobastai AИ ҔТ, rectori donishgoҳ), dotsenton Қаҳимудов Т., Истроилов С., Пирназаров А., Ҳидиров Ҳ., Расулов Н., Абдулазизов А., Ҷагайназаров С., Раҳмонов Ҳ., Собиров Ҕ., Самариддинова З., Шарипов Н., муалlimoni қалon Шарипов Ш., Ҷӯров Н., Валиев С. ва digar naforon mebosha, ki az davraи donishchӯi to in dam benvosita sabakomӯzi maktabi ustod Islom Gulomov mebosha.

To imrӯz baroib tarbияi shogirdon chiddan kӯшиш ba xarq doda, mehoxad, beshtar diқqati shogirdon ba dars, ba taъlim, umumon ba ilm chalb namoyad. Ba fajr az zaboni toqichizonibon ruso niz to daracha baland az xud namuda, ja қator kitobxoya bo bo in zabon niz ba tabъ rasonidaast.

Ustod Islom Gulomov, dar barobari faъoliyati ilmӣ pedagogi sermaҳsula, dar ҳaeti shaxsiaш niz pursharaf mehnat namuda, daҳҳo farzandro ba vaya rasonidaast, ki imrӯz ҳama onҳo doroi maъlumoti olyi буда, dar soҳaҳo gunoguni xochaghi halqo chumhuriyati shoifooda chomayta ҳizmat meku nad. Noguftha namonad, ki chor nafora az farzandoni ў kashbi pursharafi omӯzgoriro kashb namuda, davomdiҳanagoni kashbi padari buzurgvaroshon meboшand.

Pas, bo bavarӣ metavon guft, ki natashno dars doxili Toҷikiston, balki dar taъlimi fahrii «Aъlochii maorifi Toҷikiston» (1977), Kormandi shoistai Ҷumҳurii Toҷikiston (1995) va Olimi soli viloyati Xatlon (2012) mosharraf shud.

Ustod Gulomov, dar barobari faъoliyati ilmӣ pedagogi sermaҳsula, dar ҳaeti shaxsiaш niz pursharaf mehnat namuda, dudu meku nem, ki ustod soliёni ziyed miёni shogirdon umr ba car burda, ҳamasha roxnamo chomea dilaš mēsūzad.

Ustod Gulomov, dar barobari faъoliyati ilmӣ pedagogi sermaҳsula, dar ҳaeti shaxsiaш niz pursharaf mehnat namuda, dudu meku nem, ki ustod soliёni ziyed miёni shogirdon umr ba car burda, ҳamasha roxnamo chomea dilaš mēsūzad.

**Abdullo ҲABIBULLO, doktori ilmҳoи физика ва математика, профессор, узвi vobastai AИ ҔТ Қugan Izzatulloev, nomzadi ilmҳoи pedagogi, dotsent, mushoviri rektor, Kormandi shoistai Toҷikiston Aliinazar Pirnazarov, nomzadi ilmҳoи pedagogi, dotsent, Shamsiddin Sharifov, caromӯzgori donishgoҳ.**



Сафархон Ра菲ев, номзади илмҳои педагогӣ, ноиби ректор оид ба илм ва инновации ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

## ШОИСТАИ ТАҲСИ-НУ ПАЙРАВИСТ

Устод Ислом Гуломов шахсиятест, ки қуллаҳoи balandni ilmu madaniyato fatҳ namudaast. Ҷaҳonbinӣ, donishu zakovat va sabki eъzoz ustad Gulomov Islom dun-ei digarro memonad.

As sababi on ki ixtisosi mo digar bud, shahsan ba man dar sinfonha dars nagufta-and, ammo dar maҳfilxo, seminarko ilm, chamyomad konfronxho az maъrzaҳo purmazmuни in shahsi buzurg faraҳmand garidaad.

Soli 2008 ҳangome kи dar faculтаi matematika DDK ба nomi Abubaldulloҳi Rӯdakӣ sinfonha navi komputeri tаъsis doda shud, fanhoni taъlimии sikli informatika faculта, kи dar on ixtisosi informatika amal

mekard, az kafedra i umumido-ni shogohi i informatica va tehnologiya i ҳisobbaror ba kafedra algebri va geometriя, kи roxbari onro ustodi gironiқad, professor Islom Gulomov ba uhd doштанд, gazaronida shud. Man on zamoni ҳamchun omӯzgori ҷavon dar faculтаi matematika az fanни informatika dars meguftam va yak gurӯh omӯzgori ҳamchun aъzo ba kaferde, kи ustod ҳamchun roxbar faъoliyat menamud, guzarondan.

Dar on zamoni dar tashkili chalascha, kor-guzorӣ va barasasi maъalaҳo az maktabi ustod biser chizҳo omӯxtam, kи dar zamoni mudiри kaferde budan dar faъoliyati koris hoxifoda istodaam.

Ustod Gulomov baroib mo, ҷavonon, namuna zamoni shuravӣ va ҳam zamoni istiqlopliyat ba shumor meravad. Ustod dar zamoni pojordi Ittiҳodi Shuravӣ dar tarbia va kamolot shogirdoni ziёde saҳmuzor будa, in tashabbusro dar zamoni istiqlopliyat niz idoma doda istodaand.

Dar ҳaқiqat, dar zamoni nafin bo sababi bemaylon ziёd garidani ittilooot, ruşdi technologiyai ittilooot-kommunikatsioniy dars ravandi taъlimi moshkiloti nav bav pesh meorad: az chumla, kamtavaččuhi donishchӯi ba taҳsil, iştiroki nokiyozi onҳo ba mashguliyatxо va fajra. Ammo peshbarandagii ustodi gironi мo, professor Gulomov Islom dar on ast, ki imrӯzha dar mashguliyatxо iştiroki magistranton sad foiz taъmin будa, satki donishomuzi onҳo niz baland ast. Ҳama vaqt shogirdon bo aшёи xonish va mavodi ziёdi taъlimi ba mashguliyatxо xozir megarдан. Ustod chazobi, siyest va maҳorat dardan, kи akarsi shogirdon bo baҳori xubu aъlo imtiҳon-rom chomъbast menamoyad.


Man biser sharaфmandam, ki imrӯz ba chomъvarӣ va dar shakli yak kitob murattab-sosiz matnҳo leksiyaiҳo ustod az fanни metodika taъlimi matematika mashgul ҳastam. Matnҳo leksiyaiҳo ustod, ki ҳanuz dars zamoni Shuravӣ, ja ne tahminan 30 sol pesh insho garidaand, ba oson ҳondan mumin ast. Dar on soliҳo masъalaҳo ba korҳo mustaqilonha chal garidani donishchӯi onҳo qadar maveridi tavacchӯi nabud, vale ustod dars xar ja leksiyajxо shogirdon bo ba

# ПАНЧ МАСАЛИ ЖАН ДЕ ЛА-ФОНТЕН

## 1. ДЕҲҚОН ВА МАРГ

Зимистони сард. Мўйсафеде камбизоату бечораҳвол аз беша ҳезум ҷамъ карда, онро пуштора карда, сўи кулбааш раҳсипор аст. Аз шиддати сармову либоси тунук азијат мекашад. Дар нимароҳ дарзai ҳезумашро ба замин гузшта, болои он нишаста, аз тақдири бади худ, аз эҳтиёч ба ҳама чиз, аз он шикоят мекунад, ки дар тамоми умр як рӯзи хушро надидаааст. "Бар падари чунин зиндагӣ лаънат...".

Дар ҳоли яъсу навмедӣ маргро даъват мекунад, ба ин



ба қавле талхакаф кард. Кати хобро чаппа карда, аз паси ҷонваре медавид ба ин тарафу он тараф. Мард диққат кард, ки муше ин сўву он сў медавад аз тарси ҷон ва ин зан аз қафоӣ...

**Хулосаи масал:** Ҳарки бо қадом камбуди ирсӣ ба дунё омада бошад, оқибат бо ҳамон иллат мемирад. Яъне, оқибат гургода гург шавад, гарчи бо одамӣ бузург шавад... Таасуф, ки одамоне ҳастанд бо тинати аҳриманиӣ, онҳоро на тарбияву парвариш, балки танҳо ҳоки лаҳад испоҳ ҳоҳад кард.

## 3. МОТАМИ МОДАШЕР

Ҳамсари Шер-шоҳи ҷангӣ ва шаҳар шоҳи ҳаявон мемирад. Ҳама барои таслият меоянд, оҳу нола мекунанд, шуаро марсияҳо мекунанд, маддоҳон таърифи тавсифи зиёде...

Танҳо Оҳу ба ин маъракаи мотам намеояд, зеро ўнисбат ба модашер қинаи дерина дошт, ҳамсару писарашро ҳамин модашери фавтида дар вақташ зинда ба зинда пӯст қанда буд. Надимони Шер зуд ба ў мерасонанд,

ки аз ин фочиа ҳама гирёнанду танҳо Оҳу хушнуд аст, ҳатто ў ба таъзия наомад, гиря ҳам накард, ин хиёнати гӯшношунид аст...

Шер зуд Оҳуро наздаш мекунад ва сабаб мепурсад. Ин ҷони Шер тайёр буд, ки оҳуро барои ин кораш тикаву пора кунад. Аммо Оҳу бо риояи таъми расму русуми қабул арз мекунад, ки ҳамин шаб ҳоби ачибе дидидааст: модашер дар биҳишт қайфу сафо дорад, ба ҷизе эҳтиёҷаш нест, ўро оғоҳ кардааст, ки ба ҳеч ваҷҳ нолаву фиғон накунад, зеро акнун макони зебову зиндагии пурсифор дарёфтааст... Ончунон нақли Оҳу ширину пуртакайюл буд, ки ҳама, аз ҷумла Шер низ моту ҳайратзада мегарданд: Ҷизе лозим гирявшо мотам, вақте ки модашер акнун ҷойи роҳат ёфтааст...

Ҳамин тавр, Шер Оҳуро инъоми зиёде дода, бо эҳтиром гуслеши мекунад.

**Хулосаи масал:** Бо бархе "бузурғон" тавре бояд сухан гуфт, ки қобили пазириши табъи онон бошад... Вагарна, ҳазору як мушкилу мумаммо сари роҳатон пайдо ҳоҳад шуд.

## 4. СУДХӮР ВА МЎЗАДӸ

Судхӯре ниҳоят бой дар ҳонаи боҳашамате мезист, ҳар чизе меҳост, меҳӯрду менӯшид, аммо фочиааш ҳамин буд, ки дуруст хоб карда наметавонист: ғоҳо дар ҳаёлаш мекунад, ки дуздон ба ў ҳамла мекунанд, ғоҳо ба сараш фикри муфлишшавӣ мезад, ғоҳо рӯзи маҳшарро низ ба ёд меовard.

Танҳо наздики субҳ ҳобаш мекунад, аммо замзамаи сурдхони хушнудонаи ҳамсояш - мӯзадӯзи камбагал ба ин ҳалал мекунад: ачаб, ки ин мӯзадӯз шаб то саҳар мӯза медӯхту су-

руд меҳонд ва дамодам бӯса ба руҳи ёри меҳрублон мезад, бо вуҷуди он ки дар як қулбаи назарногире дар ҳамсоягии ў мезист.

Судхӯр аз ин ҳол ба танг меомад, ҷанд бор ҳоҳиш кард, ки сурдхониашро бас қунаш, мӯзадӯз гапашро намегирифт... Дурудароз фикр карда, илочи корро ғёйё пайдо кард: мӯзадӯз бора хонааш даъват карду аз вазъу ҳолаш пурсон шуд: мӯзадӯз шикоят накард, шукур, кораш бисёр, ҳонумаш зебову озода, дигар чӣ лозим барои як зиндагии одами...

Судхӯр пурсид, ки оё ҳамсояаш меҳоҳад, ки бой шавад? Мӯзадӯз: пулу сарват то ҳол ба ягон кас ҳалал нарасондааст. Судхӯр, ки интизори чунин посух буд, дарҳол ба ҳамсояш як ҳалта пул дода мегӯяд: "Ту аз аввал ба ман маъқул будӣ, ин пулҳорову бигиру қайфу сафо кун". Мӯзадӯз пулҳоро гирифта, ба ҳонааш метозад, баъди андешаи зиёде он ҳалтаро дар таҳхонааш пинҳон мекунад, аммо аз ҳамон ҳаҷза қайфаш мепарад: ба дарди бехобӣ гирифтор мешавад, ҳамагуна садоҳо боиси ташвишаш мегардад, гумон мекунад, ки ба қулбааш дузде омадааст ё ғон балои дигар...

Хулоса, дигар барои замзамаи сурду ҳуҳшоҳӣ ва бӯса ба руҳи ёри ҳамсояш на вақт меёбаду на ҳоҳиш...

Оҳири оҳирон мӯзадӯз ҳалтаи пулро ба ҳамсояаш баргаронда изҳор мекунад: "Ту бо пулҳоят чи ҳеле меҳоҳӣ, зиндагӣ қунаш ба ман кордор нашав, ҳуҳшоливу сурдхонии ман аз ин пулҳо диди арзиши зиёдтаре доранд..."

**Хулосаи масал:** Сарвате, ки боиси парешонии фикр ва ташвиши рӯҳӣ бошад, сарват не, фочиаи рӯзгори одамист. Вақти ҳуши камбизоате аз сарсонии фикрии ҳар сарватманде ҳазор бор беҳтар аст. Ками беғам насиби озодагону худоддагон аст.

## 5. НАЙ ВА БУЛУТ

Булати мустаҳкаму сершоҳу барг ба ниҳолаки нозуки най меҳандад: най ҷунон нозуқ аст, ки бо андак вазидани бод ҳам меҳӯрад, ҳатто агар паррандае болояш нишинад, ҳам мешавад.

Аммо ў, дарахти булат, онҷунон мустаҳкам аст, ки аз ягон оғат ҳарос надорад. Най тамасхури булатро қабул надорад, ҳарҷанд шамол ўро ҳам кунад ҳам, аммо намешикинад, аммо булат... Ку, бубинем...

Рӯзе аз рӯзҳо онҷунон тӯғоне бармехезад, ки ногуфтани. Най ҳудро ба замин яқон карда, аз ин бало мераҳад, аммо булат тоқат мекунад, тоб овардан меҳоҳад. Шамолу тунбоди саҳт оқибат булатро аз решиши ҳанда як сӯ мепартояд

**Хулосаи масал:** Инсонҳои ҳудоҳугоҳи эгоист, ки гумон мекунанд умре дар роҳату қайфу сафо мезиянд ва парвои буду набуди дигарон надоранд, аз тунбоди ҳаводис ҳабаре надоранд.

**Бо тарҷума ва ҳулосаҳои Ҳафиз РАҲМОН, рӯзноманигор ва муҳаққиқ**

## • Шеъри рӯз

Озар САЛИМ



## ГАР БА НАЙИСТОН РАВӢ..

Гар ба найистон равӣ, шери найистон бишав,  
Банд бизан дасти аҷӯз, Рустами Дастан бишав.  
Ринд ҳамон аст, кӯй сар нафарорад ба қас,  
Чом барандоз ё соқии мастан бишав.  
Аз сари гайрат мадар пардаи мардон, чу гашт  
Нуқси ҳазон ошкор, барфи зимишон бишав.  
Ишқ шаву ҷилда кун, чун газали Рӯдакӣ  
То бипазирам туро дар назар осон бишав.  
Даври нубуҷват гузашт, лек барои башар  
Ояти дилро биёр, Ҳазрати Инсон бишав.

## СЕ ҲИКМАТ

### НИЯТИ НЕК

Марди олим ва фозиле ба таълиму тадриси шогирдон машғул буд, ки ба наздаш шахсе аз ҷумлаи тоҷирони шуҳратманди шаҳр барои маслиҳат омад:

- Ба Шумо як суол доштам. Ман ба Ҳаҷҷа рафтан меҳоҳам, барои ин сесад танга ҷамъоварӣ намудаам. Оё барои рафтуомад басанда аст?

Олим ҷавоб дод:

- Ин маблаг метавонад барои рафту баргаштат кифоя набошад.

Мард гуфт:

- Пас, каме дигар мегундорам ва соли оянда ҳоҳам рафт.

Аз рафтанни он мард ҷанде наздашта буд, ки ба назди олим шахсе омад, ки дар пой ҷорӯрӣ ва дар даст буҷҳа дошт. Ў ба сару либоси содааш аслан дарвешро мемонд. Ба олим гуфт:

- Вақти зиёд надорам, агар Ҳудо насибам карда бошад, ба Ҳаҷҷа рафта истодаам. Оё паём ё ҳоҳише дорӣ?

Олим гуфт:

- Роҳат сафед бод! ба он ҷойҳо саломи моро ҳам бибар ва барои мо низ дуо биқун.

Онҳо ҳарду бағал қушодану ҳайруннуш карданд. Шогирдон аз дидани ду манзараи муҳолиф ба ҳайрат афтоданд. Яке пурсид:

- Устод, вақте он марди тоҷир ба омад, гуфт, ки бароҷаш сесад танга ҳам мекунад, аммо ба ин дарвеш, ки шояд як танга ҳам на дошт, роҳи сафед хостед...

Муаллим ҷавоб дод:

- Барои он ки тоҷир ба маблағ бовар дошт. Ман кафолат дода наметавонам, ки дар роҳ ба сари сесад танга ў чи меояд. Аммо дарвеш "Агар Ҳудо насиб карда бошад"- гӯён ба роҳ баромадааст. Бовар дорам, Ҳудо, ки дарвеш эътиомдаш дорад, ўро дар роҳ намемонад.

Барои он ки тоҷир ба маблағ бовар дошт. Ман кафолат дода наметавонам, ки дар роҳ ба сари сесад танга ў чи меояд.

Аммо дарвеш "Агар Ҳудо насиб карда бошад"- гӯён ба роҳ баромадааст. Бовар дорам, Ҳудо, ки дарвеш эътиомдаш дорад, ўро дар роҳ намемонад.

Барои он ки тоҷир ба маблағ бовар дошт. Ман кафолат дода наметавонам, ки дар роҳ ба сари сесад танга ў чи меояд.

Аммо дарвеш "Агар Ҳудо насиб карда бошад"- гӯён ба роҳ баромадааст. Бовар дорам, Ҳудо, ки дарвеш эътиомдаш дорад, ўро дар роҳ намемонад.

Барои он ки тоҷир ба маблағ бовар дошт. Ман кафолат дода наметавонам, ки дар роҳ ба сари сесад танга ў чи меояд.

Аммо дарвеш "Агар Ҳудо насиб карда бошад"- гӯён ба роҳ баромадааст. Бовар дорам, Ҳудо, ки дарвеш эътиомдаш дорад, ўро дар роҳ намемонад.

Барои он ки тоҷир ба маблағ бовар дошт. Ман кафолат дода наметавонам, ки дар роҳ ба сари сесад танга ў чи меояд.

Аммо дарвеш "Агар Ҳудо насиб карда бошад"- гӯён ба роҳ баромадааст. Бовар дорам, Ҳудо, ки дарвеш эътиомдаш дорад, ўро дар роҳ намемонад.

Барои он ки тоҷир ба маблағ бовар дошт. Ман кафолат дода наметавонам, ки дар роҳ ба сари сесад танга ў чи меояд.

Аммо дарвеш "Агар Ҳудо насиб карда бошад"- гӯён ба роҳ баромадааст. Бовар дорам, Ҳудо, ки дарвеш эътиомдаш дорад, ўро дар роҳ намемонад.

Барои он ки тоҷир ба маблағ бовар дошт. Ман кафолат дода наметавонам, ки дар роҳ ба сари сесад танга ў чи меояд.

Аммо дарвеш "Агар Ҳудо насиб карда бошад"- гӯён ба роҳ баромадааст. Бовар дорам, Ҳудо, ки дарвеш эътиомдаш дорад, ўро дар роҳ намемонад.

Барои он ки тоҷир ба маблағ бовар дошт. Ман кафолат дода наметавонам, ки дар роҳ ба сари сесад танга ў чи меояд.

Аммо дарвеш "Агар Ҳудо насиб карда бошад"- гӯён ба роҳ баромадааст. Бовар дорам, Ҳудо, ки дарвеш эътиомдаш дорад, ўро дар роҳ намемонад.

Барои он ки тоҷир ба маблағ бовар дошт. Ман кафолат дода наметавонам, ки дар роҳ ба сари сесад танга ў чи меояд.

Аммо дарвеш "Агар Ҳудо насиб карда бошад"- гӯён ба роҳ баромадааст. Бовар дорам, Ҳудо, ки дарвеш эътиомдаш дорад, ўро дар роҳ намемонад.

Барои он ки тоҷир ба маблағ бовар дошт. Ман кафолат дода наметавонам, ки дар роҳ ба сари сесад танга ў чи меояд.

Аммо дарвеш "Агар Ҳудо насиб карда бошад"- гӯён ба роҳ баромадааст. Бовар дорам, Ҳудо, ки дарвеш эътиомдаш дорад, ўро дар роҳ намемонад.

Барои он ки тоҷир ба маблағ бовар дошт. Ман кафолат дода наметавонам, ки дар роҳ ба сари сесад танга ў чи меояд.

Аммо дарвеш "Агар Ҳудо насиб карда бошад"- гӯён ба роҳ баромадааст. Бовар дорам, Ҳудо, ки дарвеш эътиомдаш дорад, ўро дар роҳ намемонад.







Шахбоз КАБИРОВ, доктори илмҳои филологӣ, профессори ДМТ ва ДДМИТ

Мусаллам аст, ки дар тӯли таърих раванди ташаккули балогату салосат ва равониву мавзунпазири барои забонҳо хос буда, раванди мазкур ба забони тоҷикӣ мустақиман ва саҳт содиқ аст, зеро ки забони тоҷикӣ дар тӯли мавҷудияти худ пайваста, зина ба зинағӣ гардида, сайқал ёфта, то ба ҳадди шевору равон ва мавзуну гӯшнавоз ба камоли балогату салосат расидааст, ки бо ширинӣ ва форамигу гуворо буданаш шунаванда аз он лаззат мебараду гӯшу равонаш роҳат мекунад ва бесабаб ҳам онро яке аз забонҳои равону гӯшнавоз ё худ забони шеъру шоири эътироф накардаанд.

Воқеан, забонҳои чунин вижагиҳоро барҳӯрдоранд, ки таърихи хеле қадима дошта ва дар тӯли таърих роҳат мавҷудияти забонҳои тоҷикӣ дар Ҳарони тоҷикӣ аз ҷониби имкониятҳо доҳилӣ ва ҷониби ҷонибии Ҳарони тоҷикӣ аз забонҳои гӯнгун пайваста таркиби луғавии худро бой намудаанд ва забони тоҷикӣ низ аз ҷумлаи чунин забонҳост, ки дорои таърихи хеле бостонӣ буда ва мусалламан заҳираи луғавии хеле ғанӣ дошта ва маҳз аз ин чост, ки Президенти Қишиғармон мұхтарам Әмомали Раҳмон ба таври ҳамешаи аз таърихи тӯлони ифтихоремез ва ғановату салосати ин забони кӯҳанбунёд ёдрас шуда, ҳифзу муроққибат ва поқу беолоиш нигоҳ доштани онро пайваста таъқид менамоянд. Вақеан, агар мо сарнавишт ва раванди такомулу ба ҳадди балогату салосат расидан забонамонро пеши назар орем, мебинем, ин забони равону шево ва муслиқидори мо дар тӯли таърих ба ҷи қадар ҳодисаҳои хунину ғоҷеабори таърихӣ муқовимат намуда, ғоҳҳо завол ёфта ва билоҳира дар ин набардҳо пирӯз шуда, боиси бақои миллати тоҷик гардидааст. Албатта, дар масири таърихӣ раванди таҳаввулу такомули забонамон, вобаста ба ҳодисаҳои муҳими таърихӣ ва вижагиҳои забонӣ, хеле ғоҷеабори таърихӣ муроққибат буда ва аз ин чост, ки масъалаи даврабандии инкишофи он ҳанӯз ҳам баҳсангез аст.

Мусаллам аст, ки таърихи забони ҳар як ҳалқу миллат ба асоси осори ҳатти он мавриди омӯзиши таҳқиқ қарор дода мешавад ва тибқи осори меросманди ниёғонамон олимрони таърихи инкишофи забонҳои эронро ба се давра ҷудо намудаанд [Баҳор, Муҳаммад Тақӣ. Сабкшинойи ё таърихи татавvuri насири форсӣ. Ҷ. I, II. - Техрон: Интишороти Амири Қабир, 1375 ҳ.] ва ҳамзамон қайд менамоянд, ки ин даврабандӣ то ҷо шартӣ буда, "ин масъала яке аз пурихтилофттарин ва мушкиттарин масъалаҳои эроншиносӣ" ба шумор мегравад [Әмомали Раҳмон. Забони миллат - ҳастии миллат. - Душанбе, 2016] ва оғози даврабандии забонҳои эронӣ аз замони ҷудо шудани забонҳои ориёӣ ба забонҳои ориёни ҳиндӣ ва ориёни эронӣ оғоз мегардад.

Мавриди зикр аст, ки олимӣ мумтози эронӣ Муҳаммад Тақӣ Баҳор перомуни рушду такомули давраи нави забони форсӣ (тоҷикӣ) таваққуф намуда, бо назардошти сабқои адабӣ ва услубҳои ниғориш, ташаккулебии забони форсиро дар ҷилди якими "Сабкшинойи ё" ба ҷор давра тақсим намуда, ҳамзамон зикр мекунад, ки: "Ин ки гуфтем, қазовати мо нотамом аст ва комил нест, на аз ин рӯст, ки дар сиҳати интисоби осори боқимонда барои мо шакку тардide мавҷуд аст, балки иллати нуқси адвот қазовати мо аз он роҳ аст, ки ба сиҳати матнҳои мавҷуд комилан наметавон имон овард..." Аз ин чост, ки мавсуф дар ҷилди дуюми асари мазкур ҷараён ташаккулебии насири дарӣ - ДАВРАИ НАВРО ба шаш давра табакабандӣ намудааст. Марҳилаҳои ташаккулебии забони адабии

тоҷикро Н. Маъсумӣ низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)

тааллуқ дошта, лекин давраи аввали ин-

тоҷикро низ ба асрҳои IX-XI, XII- XIX, нимаи аввали асри XIX ва нимаи аввали асри XX ҷудо намудааст, ки ин даврабандӣ дар навбати худ марҳалаи тӯлонии аз асри XI то ибтидои асри XX-ро, бо назардошти вижагиҳои услубӣ, зиндаёд С. Ҳалимов дар асараш "Таърихи забони адабии тоҷик" боз ба зермарҳилаҳо ҷудо кардааст [Ҳалимов С. Таърихи забони адабии тоҷик. -Душанбе, 1979].

Қобили зикр аст, ки қадимтарин навиштаоти меросманди ниёғонамон ба аҳди Дориоши I (солҳои 522 - 486 то милод)



Гурез ИБРОХИМОВ, номзоди илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогики

Омӯзиш ва тадқиқи осори адібон дар илми педагогика тайи солҳои охир равнау ривоҷ ёфта, дар атрофи осори адібон, силсилаи тадқиқотҳо ба анҷом расидаанд.

Доир ба ҳаёту эҷоди-етти адібони доираи адабии Кӯлоб аз ҷониби адабиётшинос Шағизода Фарҳод тадқиқоте ба анҷом расонида шудааст, аммо дар бораи ақидаҳои ватанпарварӣ ва ҷанбаҳои тарбиявии ашъори онҳо ягон тадқиқоти густурдае ба анҷом нарасидааст ва ин нахустин тадқиқотест, ки тарбияи ватандӯстӣ ва ифтиҳори миллиро дар ашъори адібон ҳавзаи Кӯлоб ҷустуҷӯ намуда, ба риштаи таҳқиқ мекашад.

Дар тадқиқ ва коркарди осори адібон нақш ва хидмати олимони маъруф шоистаи зикр мебошанд. Дар байни олимони ватанию ҳориҷ дар омӯзиш, баррасӣ ва ба чоп омода намудани осори адібон, тамоюл ва раванди рушд, такомул ва тағйироти сифатию



Шоир дар мисраҳои боло бо як ҳисси волои ҳештаншиносӣ иброз доштааст, ки ватан дар банд-банди ҷони ҳар як ватандор пайванд аст. Инсони комил бояд бо тамоми вуҷудаш ватанро дӯст дораду ба-

тан меҳри поки худро ошкор карда, иброз менамояд, ки ҳар модаре, ки дар ватани ман зиндагӣ мекунад, ба ҷони ҳардари ман ҳар марду занаш бародару ҳоҷари ман аст.

**Тоҷикистонро ба ҷону дил баробар гуфтаам,  
Мехрубон занҳои онро ҷои модар гуфтаам.**

**Духтаронашро ба қалби пок  
ҳоҳар гуфтаам,  
Навҷавонони накӯяшро  
бародар гуфтаам.**

Мурод аз оғариданӣ образи ватандӯстона дар адабиёти олам бешубҳа, бедор карданӣ ҳисси ифтиҳори миллий ву ҳаббат ба марзу буми аҷодидист. Вале вазифаи мо танҳо аз Ватан ва бузургони миллиат ифтиҳор кардан набуда, ба корнамоӣ ва ҷонғидонӣ нав, қашфи падидаҳои нодир вобаста аст. Ҳар як соҳибатан бояд пеш аз ҳама аз олами расму русум ва анъанаҳои милливу башарӣ баҳраманд бошад, мероси таърихи фарҳангии ниёғони ҳеҷро ҳифз намояд, дӯст дорад, эҳтиром гузорад. Ин аст ватандорӣ. Шукурои Ватан ба масъулиятшиносӣ ва некандешии мо вобаста аст:

**Ҳиммат агар ҳиммати  
мардон шавад,  
Мур тавонад, ки  
Сулаимон шавад.**

Ватандӯстиио ифтиҳори миллий дар тасвири шоир асоси ободии ҳар қишвар ва манбаи ҳуҷбахтии инсонҳост. Ватандӯстиио рахшон, баҳори пурӯранг, табииати пур аз роз, замини мубораку пурӯр, одамони мушғиқу меҳруbon аст. Ҳақиқатан, ватандӯстиио ватанпарварӣ амниятиест, ки чун дар мавриди хоб будани тифлакон модар дар истироҳат асту изтироб надорад, дар мавриди

## ТОҶИКИСТОНРО БА ҶОНУ ДИЛ БАРОБАР ГУФТААМ...

миқдории бароварии педагогони мо, сарчашмаҳои асосии интиҳоби адабиёт, инкишофи ҷомеаи тоҷикон ва тақмилу таҷдиди раванди интиҳоби онҳо ва амсолашон хидмати педагогони тоҷик басо назаррас аст.

Ватандӯстиио ватанпарварӣ аз сулҳу субот ва таъмини амният оғоз мегардад. Сулҳ мағҳумест бузургу пурӯранг, ифодакунданаи амният, осоиштагӣ, озодӣ, истиқолият ва нишонаи ободию зindagии ороми давлату миллиат. Сулҳ таҷассумгари шодиву нишот, ҳамдигар-фаҳмӣ, озодиҳоҳиву ватандӯстист. Тавре шоири сулҳӯ Турсунзода гуфтааст:

**Ҳамҷушири модарам ҳар  
ҷашма обаш ҳаст пок,  
Ҷафтаам нашъунамо аз  
обу ҳоҳаш мисли ток.  
Одамам дар он ба дунё,  
меравам дар он ба хок,  
Дашту ҳӯҷашро бароям  
хонаю дар гуфтаам.**

Шоири шинохтаи Сайдҷон Ҳакимзода аз зумраи он эҷодкорон аст, ки аз як мачмӯа то мачмӯаи дигари ашъор бо роҳи хоси эҷодӣ қадам гузошта, пайваста та-лош варзидааст, ки ба дигарон муқаллид набошад.

Садоқати бепоён ба Ватан ва муҳаббати самимӣ ба обу ҳоҳаш ҳиджрӣ, худро шинохтан бо аслу нажоду миллиати худ ифтиҳор кардану сарфароз будан аз ин сифатҳои начиб асли ашъори шоирро ташкил медиҳад ва ин сифатҳои хусусан дар ашъори ба ин мавзӯи бахшидааш ҷолиши пуртасир инъикос ёфтааст:

**Решаам саҳм ба ҳоҳи Ватан аст,  
Шоҳаи пургули умрам сухан аст.  
Ман ҳамонам, ки ҳамон мемонам,  
Дар бари ҳамватаён мемонам.**

Ватан, зодгоҳ, қалимаи зебо ва ҳуҷастае аст, ки бо шуниданаш ҳонаву дар, гаҳвора ва модар пеши назар меояд. Педагоги машҳур Суҳомлинский В.А. мазмуну мағҳуми "Ватан"-ро одилона ба мағҳумҳои "Инсон", "Маънои зindagӣ", "Меҳнат", "Қарз", "Оила", "Забони модарӣ", "Муҳити табият", "Садоқат" алоқаманд мекунад. Бале, Ватан сарнавишту

рои ҳар ғами Ватан ғамгин ва барои ҳар як шодиаш шод бошад, ҷунки:

**Намонад сарваете, не бӯи ҳуշке,  
На дөвору на қолину на қуշке.  
Фақат меҳри Ватан монад ба олам,  
Саҳо монад, сухан монад ба олам.**

АЗ ин байти пурмазмун чунин андеша бармеояд, ки Ватан ифтиҳор, шаъну шараф, ноёбтарин неъмат, сарвати бебаҳст, ки онро ба ҳеч ганҷе наметавон ӣаваз намуд. Оромиву шуқӯҳ ва шукурои Ватан ба масъулияти ҳар як сокини он вобаста аст. Вакте ки Ватан орому осуда аст, дар саросари он сулҳу субот ҳукмрон аст, нозу неъмат фаровон гашта, муҳаббати мардум нисбат ба ин ватани биҳиштосо мевафояд.

Шоири аслии мо Сайдҷон Ҳакимзода ҳамчун шахси воқеъбин, ки рӯзҳои саҳти ҳамватаёнро дар ватан дидау пушти сар карда, муҳаббати худро нисбат ба ҳалқу ватан дар эҷодиёташ инъикос кардааст.

**Қӯдакони дәвраи ҷанъем мо,  
Ин Ватанро бештар дорем дӯст.  
Модаронро ҳам ба ҷои модарон,  
Инчунин ҷои падар дорем дӯст.**

Дар он ҷое, ки поҳҷои маънавиёт устувор набошанд, акси ин ҳол ба миён меояд. Муҳаббат ба Ватан асосан дар давраи кӯдакӣ зоҳир шуда, минбаъд ташакку мейёбад.

Ҳиссисёти ватандӯстӣ ин худ садоқат ба Ватан, саъю қӯшиш барои ба нағъи он ҳизмат кардан аст. Ашъори шоир саршори идеяи ватандӯстӣ ва адолатҳоӣ буда, ҳифзи Ватанро аз баҳои ҷон болотар гузоштааст. Маънни қалимаи Ватан дар эҷодиётӣ адиб мавқеи хосса дошта, ба таври мушаҳҳас ва образнок тасвир ёфтааст. Ватан барои ў ҳамҷун ҳонаи умед ва бахшандай бахту саодат, модари азизу меҳруbon мебошад.

Сайдҷон Ҳакимзода бо як шукурӯзории бепоён дар ашъораш аз пойдории миллиату давлат ва аз ватандӯстии ифтиҳори милли сухан гуфтааст. Ашъори шоир саршор аз ишқи Ватан буда, насли ояндаи ватану миллиатро дар рӯҳияи ватандӯстии ифтиҳорандӣ аз он тарбия мекунад.

Шоири дар мисраҳои зер нисбат ба Ва-

тулӯ осоиштагӣ низ давлат орому осоишта арзи ҳастӣ менамояд. Аз дарду ранҷ ва фитнаву дасисаҳо канора мегирад.

**Ватан, фарзанди тӯҷон даркафи даст,  
Намояд ҳифзи шаъну ӯзтиборат.  
Ҳазон гардад агарҷӣ наевбаҳораш,  
Намемонад ҳазон гардад баҳорат.**

Яъне, шоир дар ин шоҳбайти ҳадафи дигаре дорад, ки ватандоронро ба адаб ва маданият, хирад, ваҳдату ватандорӣ даъват мекунад ва парешониҷу парҳоро маслиҳат намедиҳад. Танҳо сулҳу ваҳдат саодати ватану ватандорон аст.

Ашъори ватандӯстонаи Сайдҷон Ҳакимзодаро ман аз ашъори шоирони дигар, ки дар ин мавзӯи бахшида шудааст, бо он тарҷӯҳ медиҳам, ки хеле гарму ҳассос аст ва бо ҷону дил суруда шудааст.

Ашъори ватандӯstonaи Сайдҷон Ҳакимзода мазмуни созандаро дар канори бадеъияти забарҷадиву зарнисор қарор додааст, ки ҳонанда шеърро бо ишқу иродат ҳонда, андеша ва дилро бо нерӯи эҳсоси созандаро барҳӯрдор мекунад.

Ҳулуса, дар ашъори шоир асосан мавзӯҳи ватандӯstona, масоиле, ки маъниҷу мадраҷаш оини ватандорӣ, ҷавонмардиву футувват, дар ҳифзи нангунома ва марзу буми Ватан буданро фаро гирифтааст. Дар ин фасл андешаҳои ҳакимони, ҳуҷдор додан аз ҳатарҳо, андарз ва дарси ватандорӣ омӯҳтани шоир ба ҷилва меояд. Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки ашъори шоир ҳуҷу гуворо ва дилкаш буда, саршори ақидаҳои ватандӯstivу ифтиҳорандӣ аз миллиату давлат мебошад.

Бояд гуфт, ки шоири зindagӣ, тӯли ҳаётӣ худ, дар ҷустуҷӯ ва омӯзиши роҳҳои ватандӯstiu ватанparvarӣ буда, аз он намунаҳои беҳтаринро тавассути ашъораш дастраси омма гардонidaast.

## ДУРДОНАҲОИ БУЗУРГОН

Усули ягонаи фаҳмидани ягон чиз коре кардан аст.

Б. Шоу

XXXX

Одам дар он коромб мегардад, ки агар ба нерӯи худаш эътиимод дошта бошад.

А. Файербах

XXXX

Одами тавоно худашро айбдор медонад, одами нотавон дигаронро.

Конфутсий

XXXX

Барои одаме, ки ҳоҳши расидан ба ягон мақсадро дорад, ягон монеа садди роҳаш намегардад.

Мирабо

XXXX

Кӯшишу ғайрат саҳтиҳоро паси сар менамояд, қоҳили онҳоро бунёд мекунад.

Б. Франклун

XXXX

Омӯхтану андеша накардан сарфи бехуда вақт аст, вале андеша кардану наомӯхтан оқибати бад дорад.

Конфутсий

XXXX

Он ҷизе, ки мегиред, имконият медиҳад, ки муддате зинда бимонед, аммо он ҷизе, ки медиҳад, барои ҳамҷун шахси гиромӣ зindagӣ карданатон кӯмак мекунад.

Маҳатма Гандӣ

XXXX

Маҳалле, ки барои аз он гузаштан ҳоҳши надоред, дар он роҳ низ нест.

Б. Шоу

XXXX

Пул он қасонеро дӯст медорад, ки қонунҳои маъмулии ҷамъ кардан онро медонанд.

Д. Клейсон

XXXX

Васвасаи дунё шабҳи оби баҳр аст: ҳар қадаре, ки одам аз ин об бисёр нӯшад, ҳамон қадар бештар ташна мешавад.

Хирадманди Ҳинд

XXXX

Ягон одам андозаи қуваашро, то замоне, ки онро истифода набарад, намедонад.

И. Гёте

XXXX

Шунавед - фаромӯш мекунед, бинед - ба хотир мегирад, амал қунед - мефаҳмад.

Конфутсий

XXXX

Ангуштони панҷаатонро мушт карда нагардад, балки панҷаро кушода нигоҳ доред, зеро ҳар ҷизе, ки дар қафи даст ҷой мегирад, моли шумо мешавад. Дар ҳамин мавриди панҷаҳоятон бояд қалон ҳисса бошанд, то ин ки он қисме, ки аз байни ангуштонатон мереҷад, ба волидон, қисме ба ҳешӯ ақрабо, қисме ба мӯҳтоҷон расад. Ҳар ҷизе дар қафи дастатон бикимонда моли ҳақиқии шумо аст. Ҳамон ҷизе бикимонда шуморо сарватманд мегардонад. Зеро дарё ба тамоми ҷонзоди сари роҳаш ҳаётбахшандар аст.

М. С. Норбеков

XXXX

Барои тамоми ҳаёт, даври муайянни он, вақти му

# АНДЕШАХО ДАР БОРАИ ИСЛОМ ФУЛОМОВ



*САИДМУҲАММАД  
ОДИНАЕВ, академики АИ  
ЧТ, сарходими илми  
Институти физикаю  
техникаи ба номи  
С.У.Умарови АИ ЧТ*

Устоди гиромиқадр ва нақусиришт Ислом Гуломов дар давоми солҳои зиёди кории пурсамари омӯзгории худ, танҳо дар як боргоҳи илму маърифат, яъне Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рудакӣ фаъолият намуда, дар тарбия намудани ҷавонон оид ба фанни математика, инчунин кадрҳои илмию омӯзгорӣ ва шахсан омода ва тарбия намудани омӯзгорони ҷавон саҳми арзанде доранд. Исботи гуфтаҳои боло дар он аст, ки маҳсули эҷодии омӯзгории ин устоди варзида дар бахши илмҳои физикаю математика ва шогирданашон қаридар тамоми мавзеъҳои ҷумҳурию берун аз марзи он кору фаъолият намуда, ҳамчун устодашон дар соҳаи илму маориф ва омӯзгорӣ шахсони шинохта эътироф шудаанд. Таҷ-рибай бисёрсолаи фаъолияти меҳнатии Ислом Гуломов ва изҳори миннадории шогирдон нишон медиҳанд, ки дар ҳақиқат ўғлиди бахши тарбияи омӯзгорони ҷавонон дар соҳаи математика буда, нисбат ба омода соҳтани донишҷӯён саҳтгир, серталаб мебошанд ва дар баробари ин, ба ҳар яки онҳо ҳамчун фарзанд муносибат намудааст. Натиҷаи ҳамин заҳматҳои устод аст, ки дар аксари мактабҳои мавзеъҳои гуногуни ҷумҳурий шогирдони ўбо меҳнати ҳалол ва пурсамар ба тарбияи ҷавонон машғул буда, чун устодашон ҳиссагузоранд ва аз кору рафтори муаллим ҳамчун кутбнамо истифода мебаранд.

Маълум аст, ки бо иншо намудани якчанд сатр албатта, зикр намудани тамоми хислатҳои неки ин шахсияти бузург имконнозазир аст, валие як маънӣ маълум аст, ки маҳз тавассути кору кирдори нек ва рафтору фаъолияти поки чунин инсонҳо, ҷавонони ҷомеаи имрӯзаро дар роҳу рафтору кирдори нек равона намудан лозим меояд.

## **МУҲАММАД ФОЙИБ, Шоири ҳалқии Тоҷикистон**



Устод некхоҳу бадҳоҳ,  
заҳматкашу фиребгар,  
ғамҳору бегам, билоҳир  
донову нодонро аз тарзи  
як нигоҳ шинохта, чун  
рӯҳшинос бо ҳар шаҳс  
муомилаву муюширати  
муҳтасиф менамуд.

На танъо донишчүёни захматкашу доно, балки донишчүёни камдон ҳам ўро дўст дошта, ба айб ҳуд иқрор шуда, аз саҳтирияш намеранҷиданд ва нисбат ба дигар омӯзгорон бештар ба ў майл мекарданд.


Устод Ислом Гуломов дар назару дарки донишчүён фарогири ҳамаи илмҳо тофта, қомуси зиндаро мемонданд. Аксари сабакомӯзон ҳангоми мутолиаи асарҳои оғаридаи ў, ки барои беҳдошти таълиму тарбия ва дастур ба донишчүён маводи нодир маҳсуб мейёфтанд, гоҳо дар роҳи аниқ кардани ихтисоси устод раҳгум зада, ба худ савол медоданд: - Ин муаллим мусофири роҳи кадомин илм бошанд? Аз ҳар ҳарфу ҳичо, вожа ва риояи хуби имлову дигар қоидаҳои забон пайдост, ки филолог аст. Вақте ки ҷашмонаш бар асарҳои устод бо далелу иқтибосҳои таърихӣ меафтод, мегуфт, ки шояд баҳши таърихро хатм кардааст. Ҳамчунин эҳсос мегардид, ки устод донандаи хуби илми фалсафаву руҳшиносӣ ва мантиқ мебошанд. Аз масъалаҳои арифметикиву математикий ҷои баҳс набуд. Ҳулоса, китобҳои навиштаи устод фарогири бисёр баҳшҳои илм буданд ва ҳамин чиҳнат он асарҳоро ҳонданбоб менамуданд.

Алқисса, зиндагинома донишманди бузург, устоди азиз Ислом Фулом барои илмомӯзону заҳматкашони олами фаҳму хирад ва чӣ гуна ба қуллаи мақсад расидан дастури нодир аст. Ба ин мусофири гаронбори роҳи илм тансихатӣ, умри дароз ва оғаридан асарҳои нави дархӯрди замонро таманно дорам.



*НУСРАТ РАЧАБОВ,  
доктори илмҳои физикаю  
математика, профессор,  
академики АИ ҶТ*

Бисёр хурсандиовар аст, ки ҳоло дар мактабҳои олии ҷумхурий, таърихи математика дар ҷараёни таълим омӯхта мешавад ва барои шиносӣ дойир ба таърих ва методҳои омӯхтани он дастури таълими профессор Ислом Гуломов "Таърих ва методологияи математика", ки соли 2014 дуюмбора нашр гардидааст, бисёр қулай мебошад. Дар ин китоб маълумоти муҳтасар дар бораи математикаи Шарқ, ҳусусан форсу тоҷик, маълумот ёфтани мумкин аст. Хурсандиовар аст, ки дар китоби Ислом Гуломов дойир ба таърихи математикаи давраи Шӯравии Тоҷикистон ва давраи Истиқалилии давлатии Тоҷикистон маълумотҳои саҳҳ оварда шудаанд. Маълумотҳои дар китоб овардашуда ба наврасон ва ҷавонон имконият медиҳад, ки дар бораи ҳаёт ва фаъолияти математикони ҳозираи Тоҷикистон ошнӣ дошта бошанд ва барои омӯхтани илмҳои дақиқ шурӯй намоянд.



*АБДУЛҲАЙ КОМИЛӢ,  
ноиби ректор оид ба илм ва  
инноватсияи Донишгоҳи  
давлатии Ҷохтар ба номи  
Носири Ҳусрав, доктори  
илмҳои физика ва  
математика, профессор,  
Академики АИИП  
Федератсияи Россия*

Профессори соҳибзэҳтироми Донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Ислом Гуломов, маъруф ба Фулом Ислом ва Ислом Назаровиҷ аз зумраи он донишмандони кишвар ба ҳисоб меравад, ки дар тӯли фаъолияти илмию педагогии худ суханони ҳикматбори Аристотолиси Юнониро сармашқи кори худ қарор додааст, ки гуфта буд: "Афлотун дӯсти ман аст (Афлотун яке аз устодони Арасту буд - А.К.), вале ҳақиқат авлотар аст". Профессор Фулом Ислом ҳам дар ҷодаи музafferияту адолати илм ба касе гузашт надорад, новобаста аз он ки ўустодаш аст ё шогирдаш, вале ҷои сӯҳбат ҳамеша аз устодон ва шогирдони варзидаи худ бо ифтихору эҳтироми хоса сӯҳан мекунад.

Ба назари банда, хислатҳои хирадмандӣ, дурандешӣ, сабру таҳаммул, адлу инсоф, саҳтирий, накӯкорӣ, ҳозирҷавобӣ ва маданияти баланди зоҳириву ботинии Гулом Ислом ҷабҳаи модарзотӣ доштааст.

*АЛАМХОН КҮЧАРОВ,  
узви вобастаи Академияи  
илемхон ҶТ, доктори илемхон  
филологӣ, профессори ДМТ*



Дар нимаи аввали со-  
лҳои 70-ум Донишкадаи  
давлатии омӯзгории Кӯлоб ҳамагӣ аз ду би-  
нон дуошёнаи таълимии рӯ ба рӯ иборат буд  
ва устодони факултаҳои гуногун баъди кор ё  
чорабиниҳо дар майдони Донишгоҳ сухбат ме-  
карданд ва дар ин сухбату хушгӯиҳо гули сари  
сабади дӯстону ҳамсuxбатон Гулом Ислом  
буд.

Устод аз классикҳои адабиёти тоҷик нақлу ри-воятҳо меовард, байтҳои алоҳидаро гӯшрас карда, шарҳ медод, муаммоҳо мегуфт ва муаммо-шикоғӣ мекард ва мо-муаллимони ҷавони фа-култаи забону адабиёти тоҷик, ки гоҳ-гоҳ дар до-ираи бародарони қалонӣ чун сомеъ ширкат ме-варзиdem, аз дониши филологияи ин мутахасси-си риёзиёт дар ҳайрат мешудем ва баъдтар фаҳ-миDEM, ки устод фаъолияти меҳнатии худро аз муаллимии забон ва адабиёти тоҷик оғоз карда будааст ва баъдҳо, вақте ки аз сӯхбатҳои усто-ди азизам адабиётшинос ва мунаққиди барҷас-таи тоҷик Соҳиб Табаров оид ба илмҳои табиат-шиносӣ ва дақиқ бахравар гардидаам, боз фаҳ-мидаам, ки як фазилати олиму омӯзгори варзида фарогирии донишҳои гуногуни ақливу нақлӣ бу-дааст.

**ШАРИФОВ ЗАРИФ,**  
доктори илмҳои иқтисодӣ,  
профессор, мудири  
кафедраи баҳисобгурии  
бухгалтерӣ ва аудити  
ДАТ ба номи Ш.  
*Шоҳтемур*



Аз кадом тарафе, ки  
ба ҳаёту фаъолияти ин  
марди шариф нигарем, дар ӯ тамоми рисолати  
баландтарини ба олими соҳибравия, омӯзгори  
моҳир ва инсони комил хосро дармеёбем.

Хатто аз варақ задани саҳифаҳои зиндагиномай ў бармеояд, ки дар ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ва фаъолияти қасбии эшон чунин амалҳо таъсиргузор будаанд: аввало истеъодди табӣ, ё чӣ хеле ки мегӯянд, зеҳни худодод, азалий, дуввум, тафаккури мантиқӣ; саввум, саломатии ҷисмонӣ; ҷаҳорум, муҳити созори ҳонаводагӣ ва панҷум, имконияти муфиде, ки ҷомеа барояш арзонӣ доштааст (низоми таълими муносиби даврони Шӯравӣ).

Холномаин олим ва омӯзгори тавоно бо ҳазорон ҳамзамонаш, ки аз мактаби таълиму тарбияи Шӯравӣ гузаштаву беҳтаринҳо шоҳроҳи пурма-шақати илму омӯзгориро интихоб намудаанд, шабоҳат дорад.

Ҳамзамон бо роҳи пурпечутоби ҳаёти ин ё он  
кас назар афканда, бараъло мебинӣ, ки чӣ гуна  
касе саддҳо монеъаҳои дар роҳ бударо бо сар-  
баландӣ паси сар намуда, ба муваффақиятҳо  
ноил мегардад, вале дигаре дар миёни ин душ-  
вориҳои ҳаёт сару калобаашро гум карда, киш-  
тии ҳаётро бо як душворӣ ва маъюсона ба соҳи-  
ди мурод мерасонад.

Яке роҳро тунд сар мекунад, вали садҳо равиши ҳаракаташро суст карда, то ба чое садди чинӣ мешаванд. Дигаре роҳро бо душворӣ оғоз мекунад, вали сипас монеъҳоро ба осонӣ убур мекунад. Аммо касоне низ пайдо мешаванд, ки садҳо ва монеъҳоро бо як маром ва осонӣ паси сар мекунанд ва садҳои чӣ бузург ва чӣ хурдро бо як суръат меғузаранд ва ин аз қувваи бузурги ниҳонии онҳо дарак медиҳад.

# ИСЛОМ ГУЛОМОВ: НОНИ ОЛИМИРО ҲУРДАН ОСОН НЕСТ!



Дуруд бар Шумо устод! Нахуст, меҳомстем аз номи ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониш" Шуморо барои расидан ба синни мубораки 80-солагӣ табрику таҳњият гуфта, баҳратон саломатии бардавом ва зиндагии шоиста таманин намоем.

- Саломат бошед! Миннатдорам.

Устод, аз 80 соли умри бобаракати хеш 63 солашро ба ҷодаи омӯзгорӣ баҳшидед. Омӯзгориро чӯи гуна дарёфтед?

- Падарам муаллим ва дар Муйрак директори мактаб буд. Модарам ҳам омӯзгор буд. Онҳо дар Омӯзишгоҳи педагогики Кӯлоб таҳсил кардаанд. Бинобар ин, ҳаминрагбати омӯзгорӣ аз ҳурдӣ дар дили ман пайдо шуд. Дар хотирам ҳаст, ки ҳангоми дар синфи чорум хонданам синҳои якумро дарс мебодам. Ин аст муқаддимаи қасби интихобкардаам.

Чӯи хотираҳои нақӯ аз фаъолияти омӯзгорӣ доред?

- Хотираҳо бисёр аст. Пеш аз донишгоҳ дохил шудан омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик дар ноҳияи Темурмалик будам ва шаҳвӣ зиёде ба фанини забону адабиёт доштам, вале тақдир будааст, ки ман ба факултaiи физика ва математикаи Инститuti педагогӣ дохил шудам. Баъд аз ду соли таҳсил Инститuti педагогии Кӯлобро барҳам доданд ва моро ба ҳозира Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бурданд. Солҳои 50-ум, яъне дар соҳлии аввали донишҷӯи ман дар назди таҳсилати Сайдали Вализода хонаҳои ҳурд-хурди лойӣ мавҷуд буд. Мо панҷ нафар-Ақрамов Ҳамроҳ, (методисти ноҳияи Фарҳор) Пирназаров Бегназар, Ҳонов Фозил, Ҳолов Умар ва ман дар ҳамон хонаҳои лойӣ зиндагӣ мекардем. Имрӯз бинед, ки чӯи гуна шароитҳо барои фаъолияти омӯзгорӣ муҳайё гардидаast.

Ба назари Шумо омӯзгори ҳақиқӣ кист ва қадом хислатҳоро бояд доро башад?

- Ин саволи аնъанавист. Муаллим бояд қабл аз ҳама бачаро дӯст дорад, фарқ на-дорад, ки дар мактаби миёнан кор мекунанд ва ё дар мактаби олӣ. Дар ҳарду маврид бояд одамдӯст башад, якумаш ҳамин. Дуюмаш бояд фанини хурди хуб донад, агар на-донад, ба фиребгарӣ одат мекунад. Сифати аввалин ва беҳтарини муаллим-сифати инсонист. Муаллим бояд ҳалим ва ғамхор башад.

Ба назари Шумо соҳаи маорifi имрӯз ҷӯи мушкилҳо дорад ва барои бартараф карданӣ онҳо чӯи бояд кард?

- Масъалаи асосие, ки дар назди маорifi истодааст, ин баланд бардоштани сифати самараи таълим бояд башад. Ҳозир мидор аз ҳад зиёд аст, аммо самара нест. Дар ин раванд, ман натанҳо миқдори зиёди ҳатм-кунандагон-муаллимони оянда мактабҳои таҳсилоти миёнана умумӣ, инчунин нашри китобҳои дарсӣ ва нақшоҳои таъlimiro дар назар дoram. Бинед, китобҳои дарсие, ки дар истифодаанд, доимо иваз шуда истодаанд. Дар давраи Шӯравӣ камаш як китоб 18 сол ва зиёда аз он истифода мешуд, аммо ҳозир не. Ин ҳолат ҳам ба муаллим ва ҳам ба талаба душворӣ мевараад. Мушкили дигар ин аст, ки дар мактабҳои олӣ нақшоҳои таълим сари ҳар вақт иваз шуда мейистад. Соатҳои таълимӣ барои тайёр кардани муаллимони оянда мувофиқ нест. (Ман математикаро дар назар дoram!). Дигар мушкили-ҳатмкунандагон касбашонро дӯст намедorанд. Ин мушкил аст.

Кору фаъолият ва донишшу заковати

Аз дами сарди хазон барге, ки меафтад ба хок,  
Аз чаҳон бебарг рафтан ёд меояд маро. Сойиб

солҳои 1970-1975 китоби "Назария ва амалияи ҳисоббарорӣ" ҳамзин китоби дарсӣ шуда буд. Аз рӯи он донишҷӯёни мактабҳои олӣ дарс меконданд. Инчунин, китоби дуоми ман "Усуҳҳои ҳалли бâzâze масъалаҳои мантиқӣ" ва асари сеюмам "Масъалаҳои мунтаҳаби ҳисоббарорӣ" барои донишҷӯёни донишкадаҳо ва донишҷӯҳои нашр кардаанд. Дар асоси онҳо ва дигар асарҳои кори докторро чамъбаста намудam.

Бояд гӯем, ки давлат барои омода намудани кори доктории ман ягон маблаг сарф накардаast. Барои гирифтани унвони профессориам низ ягон кӯмакро надидаам. Ҳамиро қайд мекунам, ки дар ҳама синну сол ба илм ва унвонҳои илмӣ мушаррафа шудан мумкин аст, аммо муҳимаш ин амалҳоро дар ҷавонӣ бояд ба ҷо овард.

Дар бештари суханронҳоҳоятон аз "олимони соҳташуда" ӯдвар шуда, онҳоро таҳқиқат мекунед. Ба назари шумо "олимони соҳташуда" қадом гурӯҳи олимонанд?

- Гап дар он аст, ки ҷанд сол new Президенти кишваронамон дар Донишгоҳи тибии Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино дар рӯзи «Дарси сулҳ» баромад карда, гуфта буданд, ки: "Докторҳо зиёд ҳастанду қасалиҳо дар минтақаи мо ҳеле зиёд ба назар мерасанд." Баъд ин баромад як такони ҷиддӣ дар илим шуд; дар мактабҳои олӣ сабаби гузаронидани санҷиҷӯҳо шуд. Ҳато дар рӯзномаи "Омӯзгор" ва "Садои мардум" мақолаҳои зиёде ба ҷола расид. Ба фикрам омӯзгорон аз ин мақола боҳабаранд: "Олимҳои дипломдори беilmӣ ба ӯд даркор?"

Олимон имрӯз зиёдтар аз интернет истифода мебаранд. Аз ин рӯ, ман онҳоро олимони соҳташуда мөҳисобам.

Бештари таҳлилгарон бар ин назаранд, ки имрӯз им ҳаридаву фурӯҳта мешавад. Оё ин ба назари шумо ҷоъият дорад?

- Вақте ки аспиранти курси 1-ум будам, роҳбарон мавҷудони китоби "Тригонометрия"-ро барои мактабҳои олӣ супориш дод. Ин кори ҳаззӣ набуд, барои мактабҳои олӣ то ҳозир "Тригонометрия" нест. Дастанвиши китоб то ҳол дар дасти ман аст, аммо боз ноомади кор... Нақшоҳои таълим дигар шуданду фанни "Тригонометрия" аз байн бардошта шуд. Роҳбарон боз супориш дод, ки китоби "Назария ва амалияи ҳисоббарорӣ"-ро нависам ва онро донишҷӯёни чор мактаби олӣ ба тариқи таҷрибӣ омӯхтанд ва нашриёти Ирфон соли 1975 китобро нашр кард, ки то ҳол аз он истифода мекунанд.

Ман дар илим ҳамин тавр амал кардам! Дигараш ба ман мъалым нест!

Олим будан чӯи масъулият дорад?

- Нони олимиро ҳурдан осон нест. Қасе, ки фикр мекунанд нони олимиро осон меҳӯрам, ҳато мекунанд. Дар рӯсҳо як ақида аст: «Олим будан ин маънора надорад, ки ба ӯ бисёр ҷизҳо омӯзониданд, вале ин маънора надорад, ки ӯ бисёр ҷизҳо омӯхтанд...» Баъди олим шудан вақт дар ҳисоб нест. Дар вақти пеш олимон 17-18 соат кор мекарданд. Масалан, В. Курчатов бомбаи атомии иxtirootӣ кард. Вай ҳар рӯз аз соати 10-и рӯз то соати 11-и шаб кор мекард. Умарӣ Ҳайём дар 5-солагӣ ва Сино дар 6-солагӣ Қуръонро ҳифз карда буданд. Онҳо магар дар синни камолоти эҷодӣ кам вақт сарф мекарданд? Ҳаргиз не! Ин гуна мисолҳоро ҳеле зиёд аз таъриҳи овардан мумкин аст.

Чаро инсонҳо бад мешаванд? Сабабҳои инро дар ҷӯи мебинанд?

- Дунё ҳамин ҳел оғарда шудааст, яке муқобили дигаре. Ҳудованӣ дунёро дар рӯзи Наврӯз оғарда шуд, то ҳама иттиҳоф ӯзанданд. Бобои Одам ҳато кард ва аз биҳишт ронда шуд. Бинед, оғтоб ба ҳама як ҳел нурӯшиӣ мекунанд: ҳам ба одами хуб ва ҳам ба одами бад. Инсонҳоянд, ки худро аз яқдигар ҷудо мекунанд. Ба фикрам байди ва некӣ аз азали ба табии инсон ҳос аст.

Қадом хислатҳои инсонҳо шуморо нороҳат мекунанд?

- Пеш аз ҳама дурӯғӣ. Ман он қадар дурӯғӣро бад мебинам, ки ҳеч ногуфтани. Қасе ба ман дурӯғ гӯяд, ҳоҳ фарзандам башад ва ҳоҳ шахси бегона инро бардошта наметавонам. Суҳанчинӣ низ амали бад аст ва аз ин хислатҳо нороҳат мешавад. Дурӯҳо ӯз ба ҳамин ғурӯҳи одамон дохил мешаванд.

Муроҷиати шумо ба ҷавонон, омӯзгорони ҷавон ва дигар ҷишири чомеа чист?

- Ҷавонони имрӯз бояд ифтиҳор кунанд, ки ҳамин гуна давлат даром, ифтиҳор кунанд, ки истиқлол даром ва ифтиҳор кунанд, ки хидрадмандтарин Пешвом милият даром, ки ба ҷавонон аҳамияти беандоза медиҳад.

Вақт рафт, нақт рафт гуфтаанд, - ин бе-сабаб нест. Ҷавонон бояд ба илм шитобанд, вагарна вақт аз даст меравад.

Барои як сӯҳбати самимӣ ташаккур мегӯем?

- Сипосгузорам. Мусоҳиб Ҷаҳонғир РУСТАМШО

ГУЛОМОВ Islom 09.05.1939, дехаи Дараи ноҳияи Балҷувон дар хонадони зиёй таваллуд шудааст. Математик, педагоги тоҷик, доктори илмҳои педагогика (2012), профессор (1991), Корманди шоистаи Тоҷикистон (1995), Аълоҷии маорифи Тоҷикистон (1977), "Олимӣ беҳтарини сол" (Хатлон, 2012) мебошад. Ҳатмкардаи факултaiи физика-математики ИДПД ба номи Т.Г.Шевченко (ҳоло ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 1963) ҳаст. Таҳсил дар мактаби 7-солаи ба номи Н.К.Крупскаяи ноҳияи Балҷувон (1946-1953), донишҷӯи омӯзишгоҳи маданий-равшаннамоии ноҳияи Ленин (ҳоло омӯзишгоҳи фарҳанги ҷумҳурӣ, 1953-1956), муаллими забон ва адабиёти мактаби 7-солаи ба номи А.Лоҳути ноҳияи Совет (ҳозира Темурмалик, 1956-1958), донишҷӯи ИДПД ба номи Т.Г.Шевченко (1958-1963), муаллими фанни математики мактаб-интернати Шаҳринави ноҳияи Ҳисор (1963-1964), омӯзгор, муаллими қалони кафедраи математики Инститuti давлатии педагогии Кӯлоб (ҳоло ДДК ба номи А.Рӯдакӣ, 1964-1968), аспиранти кафедраи методикаи таълими математикаи ИДПД ба номи Т.Г.Шевченко (1968-1971), декани факултaiи физика-математика (1972-1973), мудири кафедраи методикаи таълими математика (1973-1976), декани факултaiи математика (1976-1981), мудири кафедраи методикаи таълими математика (1983-1996), муовини ректори ДДК ба номи А.Рӯдакӣ оид ба илм (1997-2001), профессори кафедраи алгебра, геометрия ва методикаи таълими математика (2001-2008), мудири кафедраи алгебра ва геометрия (2009-2012). Аз соли 2013 профессори кафедраи математики олии ДДК ба номи А.Рӯдакӣ мебошад. Дар мавзӯи "Ташкили машгулиятиҳои индивидуалӣ-мустақилонаи донишҷӯён-омили баланд бардоштани тайёрӣ касбии онҳо" (1972, Душанбе) рисолаи номзадӣ ва дар мавзӯи "Тарбия ва тайёр намудани муаллими математика дар мактабҳои олии омӯзгории Тоҷикистон дар шароити имрӯза" (2012, Қўргон-теппа) рисолаи докторӣ дифоъ на-мудааст. Дар тадқиқотҳои педагогии ӯ имкониятҳои тарбияти мазмуни фанҳои математики, фаъолияти худи донишҷӯён ва истифодаи тарзу методҳои гуногуни таълим дар тарбияи муаллимиони онҳо ҳамҷониба таҳлил ёфтаанд. Инчунин, дар алгебра ба воситаи ва методи муйянӣ намудааш формулаҳои суммаи қаторҳои дараҷагии ададҳои натуралий барои n=1,2,3,...16 исбот гардидаast. Дар конғронсу машваратҳои зиёди илмии байналмилалӣ оид ба методикаи таълими математика, дар ҷумҳурии Белорус, Федератсияи Россия, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон (ш. Душанбе, Ҳуҷанд, Қўргон-теппа, Кӯлоб) иштирок ва маъруза кардааст. Муаллифи 27 китоб, беш аз 200 мақолаи илмӣ, илмӣ-методӣ ва 2 монография мебошад. Бо кӯмак ва роҳбарии ӯ имкониятҳои тарбияти мазмуни фанҳои математики, фаъолияти худи донишҷӯён ва истифодаи тарзу методҳои гуногуни таълим дар тарбияи муаллимиони онҳо ҳамҷониба таҳлил ёфтаанд. Инчунин, дар алгебра ба воситаи ва методи муйянӣ намудааш формулаҳои суммаи қаторҳои дараҷагии ададҳои натуралий барои n=1,2,3,...16 исбот гардидаast. Дар конғронсу машваратҳои зиёди илмии байналмилалӣ оид ба методикаи таълими математика, дар ҷумҳурии Белорус, Федератсияи Россия, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон (ш. Душанбе, Ҳуҷанд, Қўргон-теппа, Кӯлоб) иштирок ва маъруza кардаast. Муаллифи 27 китоб, беш аз 200 мақолаи илмӣ, илмӣ-методӣ ва 2 монография мебошад. Бо кӯмак ва роҳбарии ӯ имкониятҳои тарбияти мазмуни фанҳои математики, фаъолияти худи донишҷӯён ва истифодаи тарзу методҳои гуногуни таълим дар тарбияи муаллимиони онҳо ҳамҷониба таҳлил ёфтаанд. Инчунин, дар алгебра ба воситаи ва методи муйянӣ намудааш формулаҳои суммаи қаторҳои дараҷагии ададҳои натуралий барои n=1,2,3,...16 исбот гардидаast. Дар конғронсу машваратҳои зиёди илмии байналмилалӣ оид ба методикаи таълими математика, дар ҷумҳурии Белорус, Федератсияи Россия, Ӯзбекистон (ш. Душанбе, Ҳуҷанд, Қўргон-теппа, Кӯлоб) иштирок ва маъруza кардаast. Муаллифи 27 китоб, беш аз 200 мақолаи илмӣ, илмӣ-методӣ ва 2 монография мебошад. Бо кӯмак ва роҳбарии ӯ имкониятҳои тарбияти мазмуни фанҳои математики, фаъолияти худи донишҷӯён ва истифодаи тарзу методҳои гуногуни таълим дар тарбияи муаллимиони онҳо ҳамҷониба таҳлил ёфтаанд. Инчунин, дар алгебра ба воситаи ва методи муйянӣ намудааш формулаҳои суммаи қаторҳои дараҷагии ададҳои натуралий барои n=1,2,3,...16 исбот гардидаast. Дар конғронсу машваратҳои зиёди илмии байналмилалӣ оид ба методикаи таълими математика, дар ҷумҳурии Белорус, Федератсияи Россия, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон (ш. Душанбе, Ҳуҷанд, Қўргон-теппа, Кӯлоб) иштирок ва маъруza кардаast. Муаллифи 27 китоб, беш аз 200 мақолаи илмӣ, илмӣ-методӣ ва 2 монография мебошад. Бо кӯмак ва роҳбарии ӯ имкониятҳои тарбияти мазмуни фанҳои математики, фаъолияти худи донишҷӯён ва истифодаи тарзу методҳои гуногуни таълим дар тарбияи муаллимиони онҳо ҳамҷониба таҳлил ёфтаанд. Инчунин, дар алгебра ба воситаи ва методи муй



лаззати маънавӣ бардоранд.

Бале, Алии Ҳамадонӣ дар муносибат ба дину оин, мазҳабу равияҳои гуногуни замон сад дарсад тарафдор ва давомди-ҳандай ақидаҳои ҳакимонаи Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ мебошад:

*Худо ҳоҳад зи бандабандагиро,  
Расул ҳоҳад зи умматпайравиро...  
Машав ҳеч гоҳ мумини забонӣ,  
Ки андар нори дӯзах дар намонӣ.  
Машав сӯфию мулло, Шайхи Канъон,  
Мусулмон шав, мусулмон шав мусулмон.*

"Мусулмон"-и Мавлоно ва Алии Ҳамадонӣ шахсест, ки "аз даст ва забони ўқасе озор намеёбад", ҳамеша дар таконӯ ва ишқу муҳаббати Ҳолиқи худ волош шайдост. Алии Ҳамадонӣ тарбияи маънавии инсони комилро ҳамчун рукни бо-эътиимидаи ташаккули шахсияти ниҳоят муҳим шуморида, одамонро ба иҷрои амалҳои солҳои ҳабили раиятпарвари-ву инсондӯстӣ, саҳоватмандию ҳайрҳоҳӣ, дур будан аз манҳиёт: кизбу дурӯг, намомӣ ва ғаммозӣ, фоҷирию бадаҳлоқӣ, кибуру ғурур, рибо ва мутфҳӯрӣ давъат менамояд. "Мусулмон"-и Мавлоно ва Алии Ҳамадонӣ тафҳору танҳараст нест, балки шикастаю реҳта, сӯҳтаю ағфор аст, ҳамеша дар ҳолати хушӯъ тақвою парҳ-еъкорӣ бо ҷеҳраи зарди ҷигари садпора амал карда, фақат висоли Ҳақро мақсади олии худ қарор додааст:

*Мо ошиқи ишқему мусулмон дигар аст,  
Мо мӯри заифему Сулаймон дигар аст.  
Аз мо руҳи зарду ҷигари пора талаб,  
Бозорчаи қасабфурӯшон дигар аст.*

Воқеан, ислому мазҳаби Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ниҳоят асила, беҳолоиш ва поку мунаzzah буда, комилан ба фармудаи Қуръон ва суннати Расули Акрам (с) мувоғиқ буд. Ўдар ҳама мавриди сите-закорӣ, тундгарӣ, ҷаҳолату қибуру манманӣ ва дигар унсурҳои аҳлоқи замимаро маҳқум карда, сабру таҳаммул тамқину дурандешӣ, рафоқату самимиятро азиз медонад ва тарғиб менамояд.

Дар ин бора ҳулоса ва андешаҳои оқилонаи донишманди ағғон Муҳаммад Ҷаъфари Ранҷбар, ки дар таҳияи китоби Муҳаммад Риёз басе ранҷ қашидааст, қобили ёдоварист: "То ҷое ки чун ниғранда бештар аз 50 асари Ҳамадониро мутолия ва таҳлил намудам, дар тамоми осор ва навиштаҳояш як наъв рӯҳи таомул, вахдат ва ихолос миёни шоҳаҳо ва фирқаҳои исломӣ дида мешавад. Дар ҳеч маврид навишта ва назаре, ки аз он бӯи тазоду тафриқа ояд, дида намешавад. Ҳамадонӣ бо ҳамин вижагиҳои оливу илмӣ аҳлоқиву маънавияш дар шароити буҳории имрӯз метавонад сармашки хуб барои пайванд ва наздикии қишиварҳо ва ақидаҳои мусулмонон бошад".

Пас, мо бояд суханони арзишманди бузургони гузашта, хусусан Мир Сайд Алии Ҳамадониро сабақи зиндагӣ ва фаъолияти ҳаррӯзai худ қарор дода, ба он бикиӯшем, ки ҳеч гуна ихтилофу низоъҳои мазҳабӣ дар ҷомеаи имрӯз дастбоюло пештош набошанд, роҳ надиҳем, ки тафриқандозон бо шиорҳои ифродгаронро худ шаҳрвандон, хусусан ҷавононро ба кӯчашои сарбастаи гумроҳӣ баранд.

Асосгузори сұлҳи Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат мұхтарам Эмомали Раҳмон дар сұханронии худ, дар Симпозиуми байналмилалӣ бахшидаба 700-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ (5 сентябрь соли 2015 дар ш. Душанбе) бо нигаронӣ аз ҳуручи равияҳои тундгаро дар қишивар изҳоро ақида карда, ба аҳли ҷомеа рӯ овард: "Дар шароите ки равияҳои тундгаро ва низоъҳои динниву мазҳабӣ дар бâъзе манотики дунё тарафт вусъат меёбанд, ақидаҳои мутафаккиро ниғашта, амсоли Амири Ҳамадонӣ арзиши бештар пайдо мекунад. Аз ин рӯ, зиёйён ва олимону донишмандон, уламо динӣ ва аҳли ҷомеааро зарур аст, ки дар асоси андешаҳои ҳакимонаи ин қабил донишварон ба мүқобилиҳо ҳама гуна зуҳороти ҳурофотпарастӣ, экстремизму терроризму дигар падидаҳои нангин садо баланд кунанд ва дар зеҳни мardum, хусусан наврасону ҷавонон ташаккул додану решадор соҳтани ғояҳои инсондӯстӣ, таҳаммулгарӣ, сұлҳи оромӣ, суботи сиёсӣ ва таҳқимиваҳдати миллӣ мунтазам кор кунанд".

**Раҷаб АСОЗОДА,**  
**Ҳотам РАҶАБИ АСОЗОДА,**  
**муҳаққиқони осори**  
**Алии Ҳамадонӣ**

## Поси хотир

**Ба ҳар коре, ки ҳиммат баста гардад,  
Агар ҳоре бувад, гулдаста гардад.**

Воқеан ҳам нафаронеро медонем, ки бо бузургимматӣ ва корномоии ҳеш шоистаи таҳсини дигарон гаштаанд. Ин зумра шахсон ҳамеша дар дили маҷдум мақом гирифтаанд ва ҳаргиз фаромӯш наҳоҳанд шуд. Ҷади онҳо дар қалбҳо то абад нақш баставу умре дар хотираҳо ҷой доранд.

Яке аз ҳамин гуна шахсоне, ки бо ҳиммати баланду дилбастагӣ ба кори ҷомеа дар хотираи мо ва аҳли устодону шогирдони Донишгоҳи давлатии Қўлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ абадан нақш бастааст, устоди зиндаёд ва дилбоҳтаи ин ҷомеа шодравон Гоибназар Ҳалимов мебошанд, ки беш аз 40 соли ҳаёти ҳешро дар самти таълиму тарбияи насли ояндасози ин диёр баҳшидаанд.

Устод Гоибназар Ҳалимов ҳамчун як шахсияти нотакрор ва шоистаи таҳсин буданд ва бо ҳалқ буданро ба ҳуд шарафи аబадӣ ҳисобида, ҳамеша паи ҳизмати ҷомеа камари ҳиммат мебастанд. Устод F. Ҳалимов соли 1949 дар мавзеи ҳуҷбодуҳавои деҳаи Иличи ноҳияи Восеъ ба дунё омада, маълумоти миёна умумиро дар ҳамон ҷо гирифтааст. Баъди ҳатми мактаби миёна ба факултаи математикаи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) доҳил шуда, як сол дар он ҷо таҳсил мебошанд. Бинобар сабаби норасони шароит ва паст будани вазъи иҷtimoiy dar он ҷо таҳsилro давом дода натавониста, ба факултаи математика ва физикии Донишкадai давлатии omӯzgori Қўlob (ҳозира Донишгоҳи давлатии Қўlob ба номи Abӯabduulloh Rӯdakӣ) интиқол мегирад ва таҳsилro дар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳайси муаллими фанни математика дар мактаби миёна №6-и шаҳri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktabi miёna №6-и shahri Қўlob ofoz menamoyand. To soli 1976 dар ҳamini maktab faъoliyat namuda, soli 1977 tariki ozymun ba ҳaysi ustodi kafedra pedagogika va metodika tâliyimi ibtidoi DDOk ba kor meyoyand. Faъoliyatnamo ezhon dar in kafedra to soli 1986 idoma ёfta, az soli 1986 to soli 1987 koromzui kafedra的心理学系Doniishgoҳi давлатии Қўlob ба nomeni Abӯabduulloh Rӯdakӣ) intiqol mегирад ва таҳsile dар ин ҷомеа медиҳад. До-нишкадaro соли 1971 ҳатм намуда, фаъолияти меҳнатии ҳешро ба ҳaysi muallimi fanni matematika dар maktab

# ОБ ЧИСМИ КОРИИ НЕРҮГӨХХОИ БАРҚИИ унонӣ-ҳадафи ҷоруми стратегӣ

## АТОМӢ ВА ҲАСТАӢ

*Саноати кунони-ҳадафи ҷоруми стратегӣ*

Эълон шуддани "Даҳсолаи байналмилалии амал: "Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028""", ки бо ташаббуси Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид тасдиқи худро ёфтааст, водор месозад, ки оид ба масоили беҳдошт ва истифодай оқилонаи обҳои ошомиданий, кам кардани талафотҳои оби нӯшоқӣ, беҳтар гардондани сифати обва усулҳои тоза намудани он ҳар як шаҳрванд андешаи худро дошта бошад. Сарвари давлат нисбат ба мушкилоти обию энергетикии ҷумхурӣ дар ҳар як суханронӣ ва баромадҳояшон таъкид мекунанд. Чи хеле ки дар Паёми навбатии рӯзи 26-уми декабри соли 2018 қайд намуданд, аллакай 22-юми марта соли 2018 дар "Рӯзи байналмилалии захираҳои об", "Даҳсолаи байналмилалии амал: "Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028" бо иштироки роҳбари давлат дар Мачмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид расман оғоз гардид. Гарчанде ки паҳлуҳои гуногуни "об" то имрӯз аз ҷониби файласуфҳои ҷаҳон, олимомни соҳаҳои муҳталиф, аз ҷумла, олимони физика, қимиё, биология, қайҳоншиносӣ, геодезия ва дигарҳо тадқиқӣ, карда шуда бошанд ҳам, инчунин асрҳои аср инсоният обро истифода мебарад, ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, паҳлуҳои зиёди хосиятҳои физикиву қимиёӣ ва дар амал истифодабарии об ба фикри мо норавшан мондааст.

Дар ҳақиқат, об мүйчизай табиат буда, яке аз омилхой мавҷудияти он мебошад. Бе об ҳаёт нест. Об ҳаст, ҳаёт ҳаст. Тадқиқотхой хосиятхой физикиву кимиёвии об нишон медиҳанд, ки ҳарорати яхбандӣ ва ҷӯшиши об аз фишори атмосферӣ равшану возех вобастагӣ доранд. Аммо барои фаҳми дани кори гармкунандаҳо ва хунуккунандаҳо, конденсионерҳо ва бисёр қисмҳои дигари нерӯгоҳҳои барқии ҳароратӣ, марказҳои барқии ҳароратӣ, нерӯгоҳҳои барқии атомӣ ва ҳастагӣ барьзе хосиятҳои буги об ва обро донистан зарур аст, чунки об ҷисми кории асосии дастгоҳҳои турбинаҳои буғӣ ҳисоб мешаванд. Дар дегҳои уранӣ, ки реаксияҳои химиявии атомӣ ё ҳастай мегузаранд, барои суст намудани реаксия ва идора намудани он аз оби вазнин ва графит истифода мебаранд. Реаксияи химиявии ҳастагӣ аввал ба мақсади ҳарбӣ истифода бурда мешуд ва баъд масъала гузашта шуд, ки атом бояд бо мақсади осоишта хизмат кунад. Ҳамин тавр, 27-уми июни соли 1954 аввалин нерӯгоҳи атомии шаҳри Обнинск бо тавонии 5000 кВт ба кор сар кард ва аввалин нерӯгоҳҳои пурк-уввати бузурги барқии атомӣ-нерӯгоҳҳои барқии атомии Белоярск буд, ки соли 1964 бо иқтидори 10 ҳазор кВт бо ккф-и 40% ба истифода дода шуданд. Соли 1959 андозаи реакторро хурд карда, энергияи атомро дар киштии яхшикани "Ленин" истифодаи бурданд. Ҳулоса, равияҳои асосии истифодай энергияи атом муайян карда шуд: истифодаи энергияи атом дар саноат, нақлиёт ва ҳочагии қишлоқ; истифодаи изотопҳои радиоактивӣ барои назорат, идора кардан ва худкор намудани амалиётҳои истеҳсолот; истифодаи изотопҳои радиоактивӣ барои тадқиқотҳо дар соҳаи тиб, биология, агрономия,

химия, технологияи металлҳо ва дигарҳо. Аввалин реактори ҳастагӣ зери роҳбарии Энрико Ферми соли 1942 сохта, ба истифода дода шуда буд. Басифати ашёи хом дар реактор уран:  $^{92}\text{U}^{232}$ ,  $^{92}\text{U}^{234}$ ,  $^{92}\text{U}^{235}$ ,  $^{92}\text{U}^{238}$ , истифода бурда мешуд.

Хисобхой математикий маълум кард, ки реактори бо нейтронҳои тезгард кор-кунандай тавоноиаш 2,2 млн. кВт кори нерӯгоҳҳои атомиро бо тавоноии 50 млн.к Вт таъмин мекунад ва дастгоҳи дистиллятсионии ин реактор имконият дорад, ки тақрибан то 180 ҳазор метри кубии оби тоза дар як шабонарӯз тоза кунад, ки ин нархи обро барои 1метри кубӣ ба 10-20 дирам паст мекард. Ин ҳаст яке аз усулҳои муосири тоза намудани об ва баланд бардоштани сифати он. Агар реактори таво-

атомй ва ядрой актуалй буда, оянда-  
дор мебошанд. Дар баробари раван-  
дхон тақсимшавии ҳастаҳои вазнин  
(92U235 , 90Th 232 , 94Pu239) боз усу-  
лҳои дигари истеҳсоли энергияи ҳас-  
тагӣ - синтези ҳастаҳои вазнин (гелий)  
ва сабук (изотопҳои гидроген) мавҷуд  
аст. Энергияи бандиши ҳастаи гелий  
нисбат ба энергияи бандиши ҳастаи  
вазнин хеле зиёдтар аст. Бинобар ин  
аз ҳисоби ҳастаҳои гелий ва гидроген  
синтез гузаронда мешавад ва энергияи  
бузургиаш то якчанд МэВ ҳосил меку-  
нанд. Синтези ин элементҳоро реак-  
сияҳои термоядрой меноманд. Агар  
реаксияҳои гелийро бо изотопҳои гид-  
роген (1D2 - дейтерий, 1Н3 -тритий)  
дида бароем, энергияи ҳоси бандиш  
дар дейтерий  $W = 1,113$  МэВ-ро таш-

хоро реаксияҳои термооядрой меноманд. Чи хеле ки маълум мешавад, дар реаксияҳои термооядрой энергияи бузург мавҷуд аст ва мушкили истифодабарии он аз солҳои 50-уми аспри XX рӯзмарра шудааст. Мувофиқи нақшаҳои дурнамои СССР ва ШМА сохтани дастгоҳ барои идора намудани реаксияҳои термооядрой бояд солҳои 1990-2000 ба охир мерасид.

Бояд қайд кард, ки аввалин реакторхой ҳастагиро А. Эйнштейн ва Б. Сахаров (бомбаҳои ҳидрогенӣ) соҳта буданд. Назарияи реакторхой ҳастагиро Б. Сахаров пешиҳод карда буд. Агар нерӯгоҳи термоҳастагӣ соҳта шаванд, принсипи кораш чунин мешавад: дар камераи сӯзиш ҳидрогени вазнин (дайтерий ва тритий) доҳил карда, он дар доҳили камераи плазмагӣ ҷойгир карда мешавад. Плазма бо ёрии майдонҳои магнитӣ идора карда мешавад. Оби яхин ҳамчун хунукунанда хизмат мекунад. Ин об радиатсионӣ буда, дар қубурҳои атрофи камера сиклӣ давр мезанад. Дар блоки гарминақлукунанда оби тоза ҷойгир карда мешавад ва он ба буғ табдил ёфта, ба турбинаи буғӣ дода мешавад. Турбина ба кор даромада, генератори ҷараёни электрикиро ба кор медарорад ва ҳамин тавр ҷараёни электрикӣ ҳосил мешавад. Буғ аз турбинаи буғӣ гузашта ба хунукунанда (конденсатор) доҳил мешавад. Хунукунанда аз ҳисоби оби аз берун гирифтааш буғро конденсатсия мекунад ва аз нав ба блоки гарминақлукунанда медиҳад. Ҳамин тавр, сикл такрор шудан мегирад. Агар нерӯгоҳ, дар наздикиҳои дарёҳо соҳта шавад, он гоҳ оби тозаи аз конденсатор баромада, барои мақсадҳои дигар истифода шуданаш мумкин аст. Масалан: обе, ки аз турбинаи буғӣ гузашта, ба конденсатор меравад, ҳарорати 100 градус дорад, онро на ба конденсатор, балки ба ҳаммом равона кардан мумкин аст, обе, ки аз ҳаммом мебарояд, тақрибан 45 - 50 дараҷа гармӣ дорад, онро соҳифа карда, барои шустушӯй ба марказҳои шустушӯии химиявии либосҳо додан мумкин аст, баъд аз шустушӯй ҳароратӣ об 20-25 градус мешавад, онро соҳифа карда барои нӯшидан ё барои обёрий истифода бурдан мумкин мешавад. Чи хеле ки мебинем, сарфай иқтисодии нерӯгоҳҳои термоядроӣ хеле бузург аст.

Гузашта аз ин, тадқиқотхो оид ба چустучү намудани энергияи арzonтар ва сохтани нерүгоххои ҳастагй бояд идома ёбад ва он рүз дур нест, ки мо шоҳиди рүшной ва гармии нерүгоххои ҳастагй мешавем. Дониста-ни паҳлуҳои гуногуни асбори "Об" дар равандҳои физикиву кимиёвӣ барои тамоми олимони ҷаҳон рӯзмарра мемонад ва тадқиқоти ўхир надорад.

*Самтор ФАФФОРОВ,  
номзади илмҳои физика ва  
математика, дотсенти кафед-  
раи физика, методикии таъли-  
ми он ва технологияни  
материалҳо  
Абдулҳамид ГУЛАҲМАДОВ,  
Корманди шоистаи Ҷумҳурии  
Тоҷикистон*



Оruz XAMIDIYEV, raisi Kumtaasi shoroshi XXDT darshaixi Kuloib

Нахуст, бояд зикр намоям, ки на-  
виштори зерин маҳсулни илҳоми даҳ-  
сол пешам ҳаст, ки аз хондани ашъ-  
ори шоири беназири тоҷик Саидҷон  
Ҳакимзода сарчашма мегирад.  
Замоне ки Куллиёти устод Саидҷон  
Ҳакимзода ба воситаи ҳамсингфам  
Камолиддин ба дастам расиду ав-  
валин бор ба эҷодиёти устод шинос  
гардида, самимиите, ки дар ҳар  
мисрааш меёфтам, мафтункунан-

хокбӯсиро надид,  
Ман Фаридуни бадаҳшӣ,  
Рустами ҳатлониям.

Ҷойи таъкид аст, ки аксари шои-  
рон, оғоз аз аспи X то имрӯз ба он  
накӯшиданд, то мисли устод Фирдавсӣ  
ба асолати миллии худ арҷ гузоранд. Баръакс, бо арабмани-  
шии худ мекӯшиданд, то фарҳангӣ  
адаби тоҷикро ба моли араб табдил  
диханд. Ин навъ шоирони асолат-  
боҳтаи арабгаро (имрӯзҳо бегона-  
гароҳо дигар низ кам нестанд) ба  
хотири ҷоҳу манзилу ҳурмату сиё-  
сат бас ҳушомадҳои лаймоне м-  
намуданд ва ҳиёнатҳое ба шеъру  
қаломи воло мекарданд, ки мин-  
баъд боиси нафрини ояндагон гар-  
дида. Аммо бингаред, ки шоири  
асолатпарвари миллат чӣ гуфта:

Ба номи Ҳудо ман  
қасам меҳӯрам,  
Ки нонам ба нӯги  
қалам меҳӯрам.



Фӯхуми забону хуни поки миллӣ та-  
саввур ба маснади зуҳур мекашо-

## ШЕЪРИ МАН РОҲИ ДИЛИ ДУНЁ БИГИР!

да буд. Ҳис кардам, ки устод мисли  
аксар шоирон ҳеч як қалимаву мис-  
раву байтру ба хотири зиёд карда-  
ни сатрҳо нанавиштааст. Дар ҳар як  
байти он гармии дили як инсони  
комил эҳсос мешуд. Аз ин рӯ, ҳаф-  
тае байд аз хондани китоб ба хоти-  
ри шод намудани рӯҳи устод як ма-  
қолаи шогирдонае ҳам навишта бу-  
дам. Баъди ҷустуҷӯи ҷандрӯза онро  
ёфта, хостам такмил дихаму баъд  
барои ҷоп фиристам. Аммо фикр  
кардам, ки ин таърихи 10 сол пеш  
аст ва бигзор чун як рӯйдоди таъ-  
рихи умри инсон бетағири боқӣ мо-  
над. Инак нигоштаи мазкурро ба  
ифтихори 80-солагии зодрӯзи шои-  
ри маҳбуби ҳалқ Саидҷон Ҳакимзода  
дар ҳамон шакли аввалиаш ба  
хонанда пешниҳод мекунам.

Шахсе, ки ба номи ҳалқ  
коре накунад,  
Вон кардаи хешро  
шиоре накунад,  
Аз модари хеш мурда  
ояд гӯё,  
Аз кӯчаи зиндаҳо  
гузоре накунад.

Аҳли қалами кишвар, ки аз шуни-  
дани чопи Куллиёти устод Саидҷон  
Ҳакимзода сарҳуш гашта буданд, аз  
ҷашни 70-солагии устод ба ҳуҷӯи  
дар сатҳи баланди фарҳангиву  
сиёсӣ истиқбол намуданд.

Воқеан, Саидҷон Ҳакимзода аз  
устодони балғери шеъри воло ва  
адиби ҳушадои қаламгӯёи замони  
худ буда, ҳар банд-банди ашъораш  
гувоҳи сарҳо бар қалбу дасти пок ва  
мехри беанҷом бар шеъру сухану  
ҳалқу меҳан аст.

Пайдост, ки ҳеч шоири суханва-  
реро даст надода, то ҳаётӣ ҳудро  
то ахир ба оромиш ба сар барад,  
мавсүф низ сарфи назар нест.  
Аммо устод Ҳакимзода дар тӯли  
ҳаётӣ ҳеш чун марди ҳалиму некси-  
ришт маъруф гардида, дар ин ба-  
робар қайсару ҳуввиятманд буд, ки  
ин хисоли тоҷикманишона ўро на-  
гузоштааст, то дами воласин аз баҳ-  
ри мушкиле сари таслиму аҷз ҳам  
созад. Гӯётарин гувоҳ бад-ин гуф-  
та қаломи шоир аст, ки ҳамзамон  
аз наҳоди ҳуд ёд карда:

Ман давоми решава  
Исмоили Сомониям,  
Тоҷики озодаму дар  
маснади сultonиям.  
Пушти он ҳафтод пуштам

Арабпарваронро  
намепарварам,  
Ки ман май зи Ҷоми  
Аҷам меҳӯрам.

Вежагии дигари устод Ҳакимзода  
дар он аст, ки мисли Фирдавсиву  
Лоҳутӣ ва соири адібони соҳибфар-  
ри тоҷик мақоми озодиро аз ҳама  
гӯна арзишҳои даҳр боло гузошта,  
ҳаётро танҳо ба озодӣ тасаввурпаз-  
зир медонад. Нумуни гаризаи озод-  
ҳамоҳӣ, ҳоса барои шоирионе, ки  
бештари ҳаётӣ ҳудро дар замони  
Шӯравӣ ба сар бурдаанд, падидай  
басо нодир аст.

Аммо устод Ҳакимзода, ки аз ву-  
ҷудаш шӯълаи озодӣ мавҷ мезад,  
новобаста ба сиёсати инҳисорку-  
нандай давр ва тӯҳматҳои ғараз-  
мандон (ин буд, ки устодро танҳо  
соли 1990 ба ӯзвияти Иттилоғи на-  
висандагони Тоҷикистон пазируфт-  
анд), рисолати шоирии ҳудро дар  
нимароҳ намонд ва кӯшид, то ба  
ҳаммилатони худ паёми истиқполи-  
ятро расонад. Бояд гуфт, яке аз шаҳ-  
сунҳои асосии истиқполияти мо  
ашъори ҷасурона эҷодкардаи Лоиқ  
Шералий, Муъмин Қаноат, Саидҷон  
Ҳакимзода, Ҳақназар Гоиб ва амсо-  
ли инҳо мебошад, ки ливои озодиро  
дар сангинтарин лаҳзаҳо болои  
сари миллат парашон нигаҳ ме-  
доштанд.

Дар баёни мағҳуми озодӣ бо-  
шад, устод Ҳакимзода онро ба ғу-  
наи нав шарҳ додааст. Агар пеши-  
ниён дар ашъорашон бандагиро ба  
мурдан тавъам медианд, аммо уст-  
од маргро ҳам дар озодӣ зиндабод  
мегӯяд:

Зинда бодо марг дар озодиҳо,  
Зиндагие дар қафас бошад, мабод.

Устод шахсе дар ниҳояти за-  
бондӯстӣ ва меҳанпарастӣ буд, ки  
аз ҳар сари мисраи шеъри ў чун  
шаршарае васфи ватану забону  
миллат мерехт. Мавсүф ифтихор аз  
он мекард, ки шеър бо лафзи дарӣ  
мегӯяд ва ширинии ашъораш аз за-  
бони шакарофари тоҷикист. Зим-  
нан, нишони миллати ҳудро фано-  
напазир медонад. Ў раванди  
ҷаҳонишавиро пештар аз дигар ад-  
бон эҳсос намуда, ҳамоши милли-  
ҳоро ногузир медонад, аммо хуни  
тоҷикиро ба покиҷу беолошиаш  
фанонапазир ва баргузиде меҳис-  
бад. Ҳамчунин, дар аబёте, ки мео-  
рем, бо дар як шеър ҷо додани ма-

вонистааст пайвастагии азалии ин  
ду үнсурро бо шарҳи андак ва баё-  
ни муъҷаз ба исбот бирасонад, ки  
ин воқеан аз дарки волои ҷойгоҳи  
сухан ва ҳисси баланди ифтихори  
миллат шоир далолат мекунад:

Шеър мегӯям ман умре  
бо забони тоҷикӣ,  
Чунки ширин асту дилкаш  
ҳамчу нони тоҷикӣ.  
Хуни сад миллат биомезад  
ба хуни ман агар,  
Гум намегардад ба  
хуни ман нишони тоҷикӣ.

Аммо устод, ки аз талҳу ширинии  
ҳаёт бисёр ҷашида буд, ояндагон-  
ро аз феъли ноҳалафоне оғаҳ м-  
кард, ки эшон дину имону тану ҷонро  
дар дӯкони манфиат ба маърази  
савдо гузоштаанд. Воқеан, ториҳ  
ҳоинони зиёдеро мисли наҳзатиҳои  
лаънатӣ ёд дорад, ки барои нағъи  
муваққати шахсӣ сари ҳазорон  
қаҳрамонони миллатро ба бод до-  
данд ва бозӯи ҷандин давлатҳои  
абарқудратро ҳам соҳтанд. Сарҳ  
аст, ки маҳз бо аз сафи ҳуд берун  
кардани ҳоинони нокас имкон даст  
медиҳад, то аз боби зафару комёбӣ  
ҳарф занем ва бар рисолату шах-  
сияти ҳуд эҳтиром қоил бошем. Ва-  
гарна, он рӯз дур нест, ки ҳудфурӯ-  
шон ватанро низ фурӯшанд:

Барои мансабе  
зан меғурӯшанд,  
Барои сарвате  
тан меғурӯшанд.  
Биронед аз сафи  
ҳуд нокасонро,  
Ки рӯзе хоки  
меҳан меғурӯшанд.

Устод Ҳакимзода дар ин барабар  
аз шоирион буд, ки дар синааш ота-  
ши ишқ түғён мекард ва зиндагиро  
бо ҳама шебу фарозаш дӯст дош-  
та, ба оянда ҳушбин буд.

Ҳақиқатест бе исбот он ки ҳеч ис-  
теъдоде бе ҳурӯши ишқ бедор на-  
гашта ва олам низ бо ҳама салоба-  
ти ҳуд бе имои ишқ бунёд наёфта.  
Устод Ҳакимзода низ дар ашъори  
ҳуд ишқи поки инсониро ситоиш  
фармуда, эҳсоси бузурги муҳаббат-  
ро аз муъчиҳои нотакрор ҳисоб  
мекунад.

Ҳуд низ ошиқ буданашро пинҳон  
надошта, маъшуқашро аз дидгоҳи  
ҳеш ба ришиш тавсиф мекашад ва  
дар сафинаи шеър сайркунон тас-  
вири хубии нигорро аз маърази та-

над:  
Ошиқ шудам ба қомати  
мисли ҳаданги ту,  
Бар он даҳони аз даҳани  
писта танги ту.  
Бар соқи симгунаи  
дастони чун булур,  
Бар ҷашмҳои косаю  
зулфони ҷанги ту.  
Дарди ҳазорсолаи  
дилро даво кунад,  
Як бӯса аз лабони  
тари лоларангӣ ту.

Устод шоири суханпарвар буд  
ва суханро ба ҳар арзише набо-  
шад қадр мефармуд. Ў кайфияти  
суханро дар баёни шуарову сухан-  
варони гузаштаи тоҷик эҳсос наму-  
да, таъсири ҳаловатбори бодаи  
суханро аз ҷомҳои шароби шоҳӣ  
афзалтар дарёftaast:

Мастии шоҳон агар  
аз хуни одам будааст,  
Мастии Ҳайём буда  
аз майи ноби сухан.

Ҳамзамон, устод бақои умри  
шеърро низ босароҳат дарк кар-  
да, аз абадзиндагии он мужда м-  
диҳад. Агар ба ҷаҳми ҳақиқат бин-  
гарем, аз воқеият дур нест, ки фар-  
ҳангӣ оламгири мо тоҷикон низ  
тавассути шеър побарҷост ва  
шеър аст, ки бо абадзиндагии ҳуд  
миллатро низ абадзинда гардони-  
дааст.

Он мисрае, ки миранда аст, ал-  
лакай шеър нест. Яъне, устод низ  
шеъри нобро дар назар гирифта,  
аз ин бод дар кушодааст:

Ман ба ҷаҳмони ҳудам  
мурдани ҳудро дидам,  
Мурдаму лек надидам.

Ба дилам мурдани шеър.  
Устод Саидҷон Ҳакимзода, бо  
назми волои ҳуд, ки барҳақ бар по-  
янда будани он ишора фармуда-  
анд, дар сафҳаи ториҳи адабёти  
тоҷик ҷовидона гардидааст.

Имрӯз Тоҷикистони соҳибис-  
тиқпол ба қадри фарзандони  
барӯманди ҳуд мерасад ва инак  
назми оламгири устод даст бар  
даст дар гардиш аст, то дили  
дунёро тасхир созад, ки ин ва-  
сияти шоир аст бар ашъори офа-  
ридаи ҳеш:

Шеъри ман чун ҷаҳмай  
кӯҳӣ раҳи дарё бигир,  
Аз диле гар омадӣ,  
роҳи дили дили дунё бигир.

ДАРСИ КЎТОХЕ АЗ  
РАВОНШИНОСИ

- Вақте шахс зиёд меҳандад, ҳатто дар кўчактарин чиз, он шахс ботинан зиёд фамгин аст;
- Вақте шахс зиёд хоб мекунад, танҳост;
- Вақте шахс кам гап мезанад ва ҳангоми гап задан тез сухан меронад, ин шахс сирреро ниҳон медорад;
- Вақте шахс гиря карда наметавонад, заиф аст;
- Вақте шахс дар ғайритабий хўрок меҳурad, ҳарос дорад;
- Вақте шахс дар кўчактарин чиз гиря мекунад, нармил аст;
- Вақте шахс дар бораи шумо мепурсад, бо вучуди он ки он шахс бисёр банд аст, ўдар ҳақиқат шуморо дўст медорад

## 5 СИФАТИ КЎДАКОН

Кўдакон 5 сифатро соҳибанд, ки агар дар калонсолон бошанд, ба мақоми баланди инсоний мерасанд:

- Аз бараи ризқ андеша намекунанд.
- Вақти бемор шудан ба Офаридгор шикоят намекунанд.
- Хўрокро бо чамоат меҳуранд ва дар танҳой хўрок хўрданро дўст надоранд.
- Агар, ки тарсанд, зуд аз ҷашномон шон ашк мерезад.
- Ҷанг, ки биқунанд, кина намегиранду зуд оштӣ мекунанд.

РАВОНШИНОСИ: СЕ АМАЛЕ, КИ  
ТО ҲОЛ НАМЕДОНЕД

Равоншиносӣ илмest, ки тамоми хислатҳои ҳамидаву разилаи инсоний тавассути он дарк карда мешаванд. Шахсе, ки одамро ба шакли равонӣ ташхис карда мебарояд, ҳодисаэро пешгӯй мекунад, вай дар ҳақиқат равоншинос аст. Равоншиносӣ илмest, ки бараи чандин қасон ачиб ва зарурӣ менамояд. Донистани ин илим ба он хотир зарур ва ачиб аст, ки одами некро аз бад фарқ карда мешавад. Масалан, дар бораатон чизҳое ҳастанд, ки Шумо ҳудатон намедонед. Донистан меҳоҳед? Пас ин матлаб бараи Шумост.

1. Хотироти инсон чизест, ки дар он тамоми амалҳои карда ў ҷой дода шудаанд. Агар он қавӣ бошад, шахс ба ду ё се маротиба ҳондани матне онро забонзода мекунад. Агар заиф бошад, инсон бараи матнро аз худ кардан танқисӣ мекашад. Оё боре аз худ пурсидаед, ки чаро хотираатон қавӣ ва ё заиф аст? Санҷидан меҳоҳед? Пас 10 рақамро яз ягон матн як бор ҳонеду бе ягон фикри дигар байди 30 сония онро аз ёд гўед. Агар бе ғалат онро талафғӯз кардед, пас хотираи Шумо қавист. Агар натавонистед, пас ҳудатон давомашро медонед.

2. Биноии инсон чизест, ки шахс тавассути он ҷаҳонро тамошо мекунад. Дар организми инсон бошад, вазифаи биноири ҷашм мебозад. Мутаассифона, ба баязъе нафарон ин неъматро Парваридгор ато накардааст, вали онҳо гарчанде нобино ҳам бошанд, биноиро ҳис мекунанд. Чунки онҳо аз лаҳзаи таваллуд ба

## РАВОНШИНОСИРО ОМӮЗЕД!

он одат кардаанд. Ҷашмони Шумо имкони дур ва наздик диданро доранд. Агар каме танқисӣ қашед, айнак ёвари шумост. Боре дарди ҷашматонро ҳис кардад? Ҷаро дарди мекунанд? Нафаҳмидед? Агар Шумо барои ҳондан ва ё тамошо чизе ҷашматонро мачбур созед, пас Шумо он вақт дард ва ё мондашавиашро ҳис мекунед. Агар гўед, ки ҷашмони ман дардо ҳеч гоҳ ҳис намекунанд ва биноии ман бокувват аст, пас ҳудатонро санҷед. Расмеро, ки аз рангҳои қабуди серанг ва сурҳои ҷашнат, бодиқат назар андозед. Байди 30 сонияни назар қардан ҳулоса бароред. Дар он ҳолат Шумо чи гуна будани биноятионро ҳис мекунед.

3. Бисёриҳо худро аз дигарон беҳтар шуморида мегӯянд, ки ман шабу рӯй кор мекунам ва дар як лаҳза якчанд корро ба сомон мерасонам. Аммо Шумо ин тавр фикр накунед. Ҳеч шахсе наметавонад, дар як лаҳза ду ё се амалро ичро кунад. Фарз кардем касе даъвои тавонистанро мекунаду мегӯяд, ки ман дар ҳолати роҳравӣ инчунин гап мезанам. Ду амалро ичро қардам-ку! Аммо тадқиқотҳои сотсиологӣ исбот кардаанд, ки инсон дар як лаҳза танҳо як амалро ичро мекунад. Амалҳои дигареро, ки ичро мекунад, пас аз сӯ гузоштани амали вучуддошта ичро қарда мевонаду ҳалос. Агар Шумо тавонед, ки дар як лаҳза чандин амалро ичро кунед, пас Шумо дар ҳақиқат мӯъцизаи қашфношуудаед.

4 ТАВСИЯИ ОЛӢ  
БАРОИ ҲУШХОЛӢ

"Димоги чоқ" ё худ табъи хуш доштан меҳоҳед? Вақти мо ҳеле аризиши баланд дорад, онро бо "рӯйи турш" барбод додан аҳмақист. Инсонҳои ҳам вучуд дошанд, ки бо сабабҳои гуногун ҳуҷӯл буда наметавонанд. Агар шумо аз зумраи онҳоед, пас ин тавсияҳои бараи шумости:

1. Бахшанда бошед. Гуноҳи дигаронро бубаҳшад. Фаромӯш насозед, ки дар дил ғирифтани кина аввалан ба ҳуди шумо таъсири манғӣ мерасонад.

2. Ҳар вақте ки ҳаста мешаведу дилмонда, бо дўстонатон воҳӯред. Оли мешавад, агар дар воҳӯрӣ нафарони зиёд иштирок намояд. Равоншиносон исбот намудаанд, ки дар миёни дўстон табъи хира ва ҳоли бад вучуд надорад.

3. Шугли ҷадид аз худ кунед. Давоми ҳафта касб, ҳунар ва ё амалеро ки бароятон бегона аст, аз бар намоед.

4. Кўшиш кунед, ки матолиби ҳанаддор мутолиа намоед. Наворҳои ҳаҷҷӣ, расмҳои ҳандаовар ва ё латифаҳо барои ҳуҷӯл намудани шумо таъсири ҳеле хуб мерасонанд.

ЯКЧАНД СИРРИ  
РАВОНИИ ИНСОН

Ба ҳамагон маълум, ки равоншиносӣ ин илим аст ва ҳолати ҷашнатони тамоми маҷудоти зинда аз он вобастагӣ дорад. Инсон низ ҳамчун узви чомеа дорои ҳолатҳои равонии мебошад, ки аксари яшашро то ҳол намедонад. Вобаста ба ин мотасимм ғирифтем, ки якчанд фактаҳои ачиби равонии инсонро пешниҳоди Шумо гардонем.

- Инсон он вақт худро ҳуҷӯл ва ё муваффақ мөхисобад, ки майнаи сараш ба коре банд аст ва майли машғул шудан ба дигар корро надорад.

- Тадқиқотҳои нишон медиҳанд, ки одамони ҷашмкабуд назар ба одамони сиёҳчашм ва ё дорои ҷашмони қаҳвартанг зудтар ошиқ мешаванд. Аммо одамоне, ки ҷашмони сабз доранд, барояшон ҳадди ақал як сол зарур аст, ки то ба дигаре дил банданд.

- Илми равоншиносӣ ақидаеро дорост, ки бараи ҳуҷӯлини ҳамагӣ 45 сония қифоя аст, то марди ношиносро баҳо дижанд. Аз он 10 сонияро бараи муайян кардани ҳолати ҷисмонӣ, 8 сонияро бараи ҳуҷӯлини ҷашмон, 7 сония бараи мӯйи сар, 10 сония бараи лаб, 5 сония бараи ҳуҷӯлини қитғон ва ниҳоят 5 сония бараи ангушттарин агар дар даст дошта бошанд. Ин хурдтарин вақтест бараи ҳуҷӯлини ҳамон, ки ҳади ақал ҷи гуна будани мардонро ташхис карда, ҳуљосаашонро бароранд.

- Ба ҳама маълум, ки қисмати зиёди одамон орзу карданро дўст медоранд. Равоншиносон низ бар он ақидаанд, ки аксари одамоне, ки орзу карданро дўст медоранд, бештар дар корҳои заҳматкашидашон муваффақ мегарданд.

- Тадқиқотҳои сотсиологӣ исбот кардаанд, ки бо ҷашмони пӯшида назар ба ҷашмони күшода чизи шунишаро аз ҳуд кардан осонтар аст.

- Агар ба ҷашмони одам ҳуҷӯлини ҳамон гап занӣ ва ё ўро гӯш кунӣ, ў имкони камтар дурӯғ гуфтанро дорад.

- Илми равоншиносӣ чунин мешуморад, ки ҳар як инсон танҳо имкони қабули аз 50 то 150 дўсти ҳақиқиро дар тамоми ҳаёташ дорад. Агар касе даъво кунада

ду ғўяд, ки ман аз 150 дўст зиёдро соҳибам ва бо ҳамаи он муносабати дўстӣ дорад, ў хато мекунад, зеро ин дар илми равоншиносӣ имкон надорад.

ЧИ ГУНА МУШКИЛҲОРО  
НОДИДА ГИРИФТ?

Дар зиндагӣ бо нафароне воҳӯрдаед, ки дар ҳеч ҳолате асабӣ намешаванд, ранҷ намекашанд? Чунин фикр мекунед, ки ҳеч воқеае рух надода бошад. Ин гуна одамон мушкилҳоро бо писханд менигаранд. Шояд фикр намоед, ки инро ба онҳо табиат доааст ва шумо наметавонед, он гуна бошад. Аммо ин тавр нест. Барои бо мушкилҳо барҳурди дуруст намудан чанд тавсияи зерро мутолиа кунед.

1. Ҳеч гоҳ фамгин нашавед!

Дар ҷоҳонда будам, мутаасифона, номи муаллифи ин сухан дар хотираам нест. Нафаре гуфтааст: "Мушкили Шумо ҳалшаванда бошад, ғам хўрдан барояш бемâъност, чунки маълум аст, ки рӯзе ҳамааш хуб мешавад. Агар мушкили Шумо ҳалнашаванда бошад, ғам хурдан фойдае надорад, чунки бо вучуди фамгин будани Шумо он ҳал намешавад." Пас, набояд фамгин шуд. Дуруст фикр кунед.

2. Некбин бошад!

2 нафар як гупро диданд. Яке гуфт: "Чи дунёи баде, инро бин, ҳатто гул ҳам хордорад." Дигар ҷавоб дод: "На, чи дунёи хубе, инро бин, ҳатто хор ҳам гул дорад. Ҳар мушкиле пеш ояд, агар бо ҷашми нек ба он нигарем, ҳатман роҳи хуби ислоҳ кардан онро пайдо ҳоҳем кард.

3. Оқибати бадтарини онро пеши рӯоваред!

Дейл Карнеги аз нақли як ҳамсұхбаташ овардааст. Ҳамеша дар ҳолати пайдо шудани мушкил оқибати бадтарини онро пеши рӯ биёред. Аз ҳуд пурсед, ки ин мушкил Шуморо ба қадом ҳолатҳои бадтарин рӯ ба рӯ мекунад.

Байдан, ҳаёлан худро дар ҳамон ҳолат тасвир кунед ва андешед, ки агар ҳамон ҳолат имрӯз амалӣ шуд, дар зиндагии Шуморо аз ҳаяҷони зиёд ҳифз мекунад ва бараи интиҳоби роҳи дурусти ҳали мушкилӣ кӯмак мерасонад.

10 РОҲ БАРОИ  
РЎЗИ ҲУБ ДОШТАН

Аз тавсияҳои зер бараи хуш кардани рӯзатдан истифода намоед.

ЯКУМ, рӯзро бо қаҳва оғоз бинамоед;

ДҮЮМ, ҳаммоми гарме кунед;

СЕЮМ, либосе ба бар кунед, ки бо он худро хуб ҳис мекунед;

ЧОРУМ, ба касе, ки вомехӯред, табас-

сум намоед;

ПАНЧУМ, ба дўстатон занг бизанед;

ШАШУМ, гирди манзилатон ҷарҳе за-

нед;

ҲАФТУМ, кореро анҷом дижед, ки ба таъхир гузашта будед;

ҲАШТУМ, ба касе гӯед, ки дусташ меборад;

НУҲУМ, китоб мутолиа намоед;

ДАҲУМ, ба сомонаҳои фарҳангии фароғатӣ ворид гаштанро фаромӯш насанад!

<https://navju.tj>




Ба кроссворди шумораи гузашта 4 нафар хонанда чавоб пешниҳодӣ мебинед. Суфиев Хайридин (23.05.2019, соати 10:38, бехато), Зулфия Ҷиёнзода (25.05.2019, соати 9:20, 2 хато), Муродов Шаҳбоз (27.05.2019, соати 10:20, 7 хато), Маҳмадиева Фарогат (31.05.2019, соати 11:21, 5 хато).

ГОЛИБИ КРОССВОРД МУАЙЯН ШУД!

Чунон ки аз таърихи рӯз ва соатҳои пешниҳодӣ чавобҳо мебинед. Суфиев Хайридин кроссворд бо чавобҳои дуруст пеш аз ҳама пешниҳодӣ кардааст. Голиб Суфиев Хайридин мебошад!

Хонандае, ки чавобҳои худро аз назар гузаронидан меҳоҳад, метавонад ба идораи рӯзнома ташриф биоварад. Донишни худро сайқал дихед, чӯянда бошед ва насиби мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 100 сомонӣ гардед! Муҳлат то 15-уми июн муайян гардидааст.





## ХУШХАБАР

Рӯзи 25-уми май соли ҷорӣ саромӯзгори кафедраи забони ҳориҷӣ ва методикаи таълими онни Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ САНГИМАДОВ ФАРРУХ дар мавзӯи "Педагогическая технология повышения эффективности обучения английского языка в современных общеобразовательных школах Республики Таджикистан" зери роҳбарии номзади имлҳои педагогӣ, профессор Иброҳимов Гурез рисолаи номздиашро дар Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA036-и назди Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи ба номи Абдураҳмонӣ Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 6D.011300 - Педагогика ва равоншиносӣ бо муваффақият дифоъ намуд.

Раёсат, ҳайати омӯзгорон ва Ҷонишҷӯи Ҷонишгоҳ САНГИМАДОВ ФАРРУХРО ба ин муносибат табрику таҳnият намуда, ба ўдар оянда муваффақиятҳои нав ба нави илмию эҷоди-ро баҳрашон тамано менамоянд.

## ФОЛИБИ ОЗМУНИ "20 КИТОБ ҲОН ВА 400 СОМОНӢ БИГИР!" МУАЙЯН ГАРДИД!

Рӯзномаи "АнВори Ҷониш" дар асоси Амири Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳттарам Эмомали Раҳмон сид ба озмуни "Фурӯғи субҳи доноӣ..." озмуни "20 китоб ҳон ва 400 сомонӣ бигир!"-ро эълон карда буд.

Озмун 20-уми май соли ҷорӣ

ҷамъбаст гардида, Бобоҷони Ҳабибзода, хонандай синфи 10-и Мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар шаҳри Кӯлоб ғолиб гардид ва аз тарафи рӯзнома бо сипоснома ва 400 сомонӣ мукофотпӯл қадрданӣ карда шуд.



## СОПРӮЗ ҲУЧАСТА БОД!

Маъмурият, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва Ҷонишҷӯи Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷоди рӯзномаи "АнВори Ҷониш" омӯзгорон ва кормандони зерини Ҷонишгоҳро, ки моҳҳои июн ва июли солиёни гуногун таваллуд шудаанд, табрику таҳnият гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансиҳатӣ, умри бардavом, сари баланд, тани неруманд ва дар кору фаъолиятиашон комёбӯҳои беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша чун кӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ ҳушбаён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шуҳратманд ва чун Ҷомӣ ҳоккор бошад! Ҳеч гоҳ БАХТ ва ХИЗР кошонаи шуморо тарк насозанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Ҳушиев хурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафаратон бод!

Бигузор дар умратон баракат ва дар қасбатон ҳалолкорӣ пайваста амали гардад.

1. МИРЗОЕВ АЗИЗ, 01.06.1988, ассистенти кафедраи география ва сайёҳӣ;

2. БОЙМАДОВ УМЕД, 01.06.1992, ассистенти кафедраи таърихи ҳалқи тоҷик;

3. ВАЛИЕВ ҲОЛБОЛО, 01.06.1950, ассистент кафедраи забони ҳориҷӣ ва методикаи таълими он;

4. ҲАЛИМОВА ДАВЛАТӢ, 01.06.1953, саромӯзгорои кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;

5. ҚУВВАТОВА МУҲАББАТ, 01.06.1973, ассистенти кафедраи забони ҳориҷӣ бо методикаи таълими он;

6. ВАЛИЕВ НУРАЛӢ, 01.06.1950, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти ҳориҷӣ бо МТЗАР;

7. ТУРСУНОВ НЕКРӯЗ, 02.06.1990, ассистенти кафедраи география ва сайёҳӣ;

8. ДОСАЕВ СУҲРОБ, 02.06.1994, ассистенти кафедраи химия ва биология (25-солагӣ муборак бошад!);

9. АМИРШОЕВ ФАЙЗУЛЛО, 02.06.1964, доктори илмҳои биология, профессори кафедраи химия ва биология (55-солагӣ муборак бошад!);

11. НАЗАРОВ АБДУЛҚОДИР, 03.06.1993, ассистенти кафедраи илмҳои компютерӣ;

12. ҒАФУРОВ ҲАҚАРДИН, 03.06.1960, китобдори китобхонаи Ҷонишгоҳ;

13. ҶӯқБОВ АЛИШЕР, 03.06.1978, ассистенти кафедраи физика, методикаи таълими он ва технологияи материаљо;

14. САФАРАЛИЕВ ФАРҲОД, 03.06.1987, ассистенти кафедраи физика, методикаи таълими он ва технологияи материаљо;

15. САИДОВ ОРЗӯ, 04.06.1967, пособон;

16. АБДУЛҲАЕВА ҲАЛИМА, 08.06.1987, ассистенти кафедраи илмҳои компютерӣ;

17. РАСУЛОВ ҶАЙДАЛОМ, 08.06.1952, ассистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;

18. НУРАЛИЗОДА АМРУЛЛО, 09.06.1983, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи менечмент ва маркетинг;

19. ЧАЛОЛОВА ЛАЙЛӢ, 10.06.1969, ассистенти кафедраи равоншиносии умумидонишгоҳӣ (50-солагӣ муборак бошад!);

20. МОҲИРАЙ БОБО, 10.06.1990, ҳамшираи шавкат, корманди осишгоҳи табобатӣ;

21. ҚУЛЛАЕВ ШОҲМУРОД, 11.06.1979, саромӯзгорои кафедраи химия ва биология (40-солагӣ муборак бошад!);

22. ЧОЛОВА МАЙРАМӢ, 12.06.1986, ассистенти кафедраи забони ҳориҷӣ бо методикаи таълими он;

23. ШАРИФОВА СОҲИБЧАМОЛ, 13.06.1985, лаборанти кафедраи забони ҳозираи рус;

24. ХОЛОВА ГАЛАТӢ, 13.06.1970, мутахассиси Раёсати илм ва инноватсия;

25. МАҲМУДОВ ТУЙ҆ЧӢ, 15.06.1945, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи математика ва методикаи таълими он;

26. ДАВЛАТОВ ЭРА҆Ч, 15.06.1988, номзади илмҳои филология, дотсент, сардори Раёсати илм ва инноватсия;

27. МИРЗОЕВ ГОИБНАЗАР, 15.06.1943, номзади

53. НУРМАТОВ ШАРОФУДИН, 27.06.1970, мудири кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълими он;

54. МАҲМУДОВА СИТОРА, 27.06.1990, лаборанти кафедраи физика, методикаи таълими он ва технологияи материаљо;

55. ҶУМҲАҲОН АЛИМӢ, 28.06.1962, доктори илмҳои филология, профессор, мудири кафедраи забони ҳориҷӣ бо методикаи таълими он;

56. САЙДАЛЕВА СО҆ҲИДАМО, 29.06.1968, ассистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;

57. ҒУЛОМОВА СА҆ДАРГӢ, 04.07.1973, саромӯзгорои кафедраи адабиёти ҳориҷӣ бо МТЗАР;

58. МУРОДОВА ГУЛЧЕҲРА, 06.07.1969, номзади илмҳои сиёҳӣ, дотсент, мудири кафедраи ҳуқӯқ ва муносибатҳои байнамилалӣ (50-солагӣ муборак бошад!);

59. ҲАЛИФАЕВ АҲМАД, 06.07.1959, пособон (60-солагӣ муборак бошад!);

60. МУРОДОВ БАҲРІДИН, 07.07.1978, саромӯзгорои кафедраи забонҳои ҳориҷӣ;

61. ИСМОИЛОВ ЗАФАР, 08.07.1992, ассистенти кафедраи таърихи ҳалқи тоҷик;

62. ОДИНАЕВА ШАҲМІГУЛ, 09.07.1973, лаборанти кафедраи физика, методикаи таълими он ва технологияи материаљо;

63. АЗИМОВА ШАҲЛО, 10.07.1970, лаборанти кафедраи илмҳои компютерӣ;

64. ШЕРАЛИЕВА КИБРИЁ, 07.07.1979, фаррош (50-солагӣ муборак бошад!);

65. РАҲИМОВА ОИШАМО, 07.10.1963, фаррош;

66. ОЛИМОВ ВАЗИРБЕК, 12.07.1959, пособон (60-солагӣ муборак бошад!);

67. ЗИНАТБИИ САҒАРМАД, 12.07.1990, ҳамшираи шавкати осишгоҳи табобатӣ;

68. МИРЗОЕВ ТОҲИР, 12.07.1990, ассистенти кафедраи иқтисодӣти корхонаҳо ва соҳибкорӣ;

69. РА҆ҲОДОВА ЗЕБОГУЛ, 12.07.1970, ассистенти кафедраи илмҳои компютерӣ;

70. БОБОҲОНОВА ДИЛОРОМ, 13.07.1985, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ;

71. ГУЛМИРЗОЕВ АБДУЛҲАМИД, 14.07.1974, номзади илмҳои педагогӣ, мудири кафедраи мудофиаи гражданиӣ ва ОДҲ (45-солагӣ муборак бошад!);

72. ДАВЛАТОВ МАҲМАДСАҒАР, 15.07.1955, саромӯзгорои кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика;

73. ОДИНАЕВА ДАВЛАТӢ, 16.07.1973, коргузори дабирхона;

74. ОДИНАЕВ ҲУКМИДИН, 16.07.1985, пособон;

75. ҒУЛОМОВ СУҲРОБ, 16.07.1993, ассистенти кафедраи илмҳои компютерӣ;

76. ШАРИФЗОДА ҲО҆ЧИМУҲАММАД, 17.07.1994, ассистенти кафедраи ҳуқӯқ ва муносибатҳои байнамилалӣ (25-солагӣ муборак бошад!);

77. ҚУРБОНОВА САҒАРМО, 18.07.1962, ассистенти кафедраи забони Ҷумҳурии Ҷониш;

78. ЗАЙНАЛОВ ҚУРБОН, 20.07.1958, саромӯзгорои кафедраи фалсафа;

79. АРАБОВА ЗАЙНАБӢ, 20.07.1951, саромӯзгорои кафедраи физика, методикаи таълими он ва технологияи материаљо;

80. ШАМОЛОВ НУСРАТУЛЛО, 22.07.1961, ассистенти кафедраи адабиёти ҳориҷӣ бо МТЗАР;

81. КАРМИШОВА БУНАФША, 23.07.1972, саромӯзгорои ассистенти кафедраи адабиёти ҳориҷӣ бо МТЗАР;

82. НУРМАТОВА ЗАРИНА, 24.07.1980, ассистенти кафедраи забони Ҷумҳурии Ҷониш;

83. ШАРИПОВА ФА҆҆ЗИГУЛ, 24.07.1977, номзади илмҳои иқтисодӣ, саромӯзгорои кафедраи иқтисодӣти корхонаҳо ва соҳибкорӣ;

84. ДАВЛАТОВ ГУЛАҲМАД, 25.07.1989, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ (30-солагӣ муборак бошад!);

85. НОЗИМОВА САОДАТ, 26.07.1984, ассистенти кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика (35-солагӣ муборак бошад!);

86. РАШИДОВ УБАЙДУЛЛО, 28.07.1987, ассистенти кафедраи фалсафа;

87. СУЛАЙМОНӢ АБДУ҆ҲАҲОР, 28.07.1992, ассистенти кафедраи физика методикаи таълими он ва технологияи материаљо;



**АБДУЛЛО ҲАБИБУЛЛО,**  
доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ, ректори Ҷонишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

**КАРИМОВ САМАРИДДИН,**  
доктори илмҳои химия, профессор, узви пайвастаи АМТ

**ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО,**  
доктори илмҳои фалсафа, профессор

**ЧУМҲАҲОН АЛИМӢ,**  
доктори илмҳои филология, профессор

**ХОЛИҚОВ САҒАР,**  
номзади илмҳои химия

**ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ,**  
номзади илмҳои филология, дотсент

</